

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 800 / 809 (575.3)

ТКБ: 81 / 81.2 (2 тоҷик)

Р- 33

РАСУЛЗОДА РУХСОРА

СИЁСАТИ ЗАБОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ОН

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи

илмии номзади илмҳои сиёсӣ

аз рӯйи ихтисоси 23.00.02– Ниҳодҳо, равандро

ва технологияҳои сиёсӣ

ДУШАНБЕ - 2024

Диссертатсия дар шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон омода гардидааст.

Роҳбари илмӣ:	Муҳаммад Абдурахмон Наврӯз – доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Муқарризи расмӣ:	Назарзода Сайфиддин – доктори илмҳои филологӣ профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудирӣ шуъбаи фарҳангшиносӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ Асомаддинов Мирзомӯҳиддин Аслуддинович – номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншӯҳ Шохтемур
Муассисаи пешбар:	Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Ҳимояи диссертатсия «28» юни соли 2024, соати «13⁰⁰» дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-001 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии 15, e-mail: tgnu@mail.tj. Тел. (+992) 919-60-69-66 баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар вебсайти www.tnu.tj ва Китобхонаи илмӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо суроғаи 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат « ____ » _____ соли 2024 фиристода шуд.

И.в. котиби илмӣ
Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои таърих



З.И. Акрамӣ

МУҚАДДИМА

Мубрамни мавзуи таҳқиқот. Забон воситаи асосии ташаккулёбии хувияти гурӯҳӣ ва меъёри асосии худшиносӣ ба шумор рафта, ҳамчун объекти муҳимтарини сиёсати давлатӣ мебошад.

Дар раванди нави ҷаҳонишавӣ ва зери таъсири тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ қарор ёфтани рафтори одамон ва гуногунзабонии аксари кишварҳои олам боз ҳам ҷаҳалияти онҳоро дигаргун карда истодааст. Дар чунин шароит забонӣ ва ҳамчун воситаи муошират мавқеи худро тағйир дода, ба сифати яке аз масъалаҳои асосӣ миёни пажӯҳишгарону олимони соҳаҳои гуногун муҳиммияти хоси илмӣ пайдо карда истодааст. Ҳамзамон, масъалаи сиёсати забон ва омӯзиши паҳлуҳои мухталифи он дар шароити соҳибистиклолии хусусияти нав зоҳир карда истодааст. Муҳиммияти асосии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки сиёсати забонӣ ҳамчун унсурҳои муҳими рушди давлатдорӣ миллии нишон дода шуда, ҳадаф ва самтҳои инкишофи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст.

Умуман, сиёсат тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро гирифта, бешубҳа ба ҳаёти инсонҳо таъсири бузург мерасонад. Сиёсати забонӣ бошад, яке аз самтҳои муҳимме мебошад, ки барои давлату ҷомеа нақши калидӣ дорад. Аз ин рӯ, омӯзиши таҳқиқи масъалаи мазкур, хусусан баъди ба даст овардани истиқлоли сиёсӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳиммияти хоса касб кардааст.

Сиёсати забонӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати миллии ҳар як мамлакат ба шумор рафта, дар рушду инкишоф ва устувории муносибатҳои миллии ва вазъияти забонӣ нақши муҳим дорад. Сиёсати забонӣ имкон медиҳад, ки меъёрҳои ризоияти миллию ҷамъиятӣ, яқингии иҷтимоӣ, аз байн бурдани шиддати этнопولитикӣ дар амал татбиқ карда шаванд. Аз ин рӯ, барои мамлакатҳое, ки ба тозагӣ истиқлолияти сиёсӣ ба даст овардаанд, сиёсати забонӣ хеле аҳамиятнок буда, дар раванди давлатдорӣ миллии нақши меҳвариро иҷро менамояд.

Амалӣ гардидани сиёсати забонӣ ва ба роҳ мондани идоракунии давлатӣ дар соҳаи забон дар аксар маврид бо ислохоти забон робитаи қавӣ дорад. Ислохоти забон ҳамчун раванди тағйир додани мавқеи забон ва таъмин намудани рушду инкишофи он дар навбати худ чунин равандҳоро дар бар мегирад: тағйир додани алифбо, таркиби луғавии забон, сарфу наҳв, захираи луғавии забон ва қисмҳои дигари забон. Ҳатто тавсеаи миқёси истифодабарии забони расмӣ низ метавонад ҳамчун раванди ислохоти забонӣ ва тағйир додани вазъияти забонӣ муаррифӣ гардад, ки ҳамагӣ ҷузъи таркибии сиёсати забонӣ мебошанд.

Бояд қайд кард, ки дар солҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ дар самти забон ва рушди забони давлатӣ қорҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёре аз кишварҳои Ғарб ин раванд таърих ва рушди худро дорад. Баъди ғурупошии Иттиҳоди Шӯравӣ чунин тамоюлот дар мамлакатҳои пасошӯравӣ низ оғоз гардида буд, ки асоси онро баланд бардоштани мавқеи забони расмӣ давлатӣ ва забони миллатҳои таҳҷой ташкил менамуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун кишвари

тозаистиклол аз ин раванд дар канор намонда, ба масъалаи рушди забони давлатӣ ва бунёди давлатдорӣ милли таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд, ки ин масъала асоси таҳлилу таҳқиқи мавзӯи диссертатсиониро дар бар мегирад.

Аз таҳлили равандҳои сиёсии Тоҷикистон дар замони соҳибистиклолӣ маълум мегардад, ки аввалин кӯшишҳо барои муайян намудани мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ сурат гирифта буданд.

Масъалаи забон ҳамеша ба сиёсати давлатдорӣ дар робита қарор дошт, барои пешбурди сиёсати забон силсилаи қонуну қарорҳо, тадбирҳо андешида шуданд, кумита ва комиссияҳои қориву назоратӣ ташкил карда шуданд.

Ҳамин тавр, таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки муҳимияти пажӯҳиши сиёсати давлатии забон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти махсуси худро доранд. Бояд тазаққур дод, ки сиёсати давлатӣ чи гунае ки бошад, сиёсати забон низ дар алоқамандӣ бо он сурат мегирад. Ҳамин тавр, таҷрибаи таърихии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати сиёсати забон ва рушди минбаъдаи самти мазкур дар шароити соҳибистиклолӣ боз ҳам аҳамият ва нақши калидии мавзуи мазкурро муҳим арзёбӣ менамояд.

Дарачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи сиёсати забонӣ ва хусусиятҳои он яке аз мавзӯҳои муҳим дар илмҳои сиёсӣ доништа мешавад. Рушди бесобиқаи ҷаҳони муосир, махсусан, пешрафти техника ва технологияҳо ба ҳамаи самтҳои зиндагӣ ва фаъолияти одамон таъсири рӯзафзун гузошта истодааст.

Мусаллам аст, ки чунин пешравӣ бо рушди забон робитаи қавӣ дошта, ба ташаққулӣ ва ғановатманд гардидани таркиби луғавии он мусоидат менамояд. Равандҳои ҷаҳонишавӣ дар баробари ҷиҳатҳои мусбат зуҳуроти манфии таъсиргузор, пеш аз ҳама, ба забону фарҳанг ва либоси милли низ доранд. Бинобар ин, масъалаи сиёсати забонӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, таҳқиқоти комили илмиро тақозо дорад.

Таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи мазкур дар раванди омӯзиши назариявии масъала хеле муҳим аст. Аз ин рӯ, адабиёт ва сарчашмаҳои илмии вобаста ба ин масъала мавҷударо мутобиқи самтҳои асосие, ки мавриди пажӯҳиш ва истифода қарор гирифтаанд, метавон ба чор гурӯҳи асосӣ тасниф намуд:

Ба гурӯҳи якум муҳаққиқони хориҷиро шомил намудан мумкин аст, ки самтҳои гуногуни масъалаҳои сиёсати забониро мавриди таҳлил қарор додаанд. Махсусан, Вахтин Н.Б., Головки Е.В., Кобенко Ю.В., Москвичева С.А. либералон, коммунистон ва чанде дигарон, ки дар таҳқиқи масъалаи мазкур қорҳои арзишмандро анҷом додаанд.¹ Вобаста ба баррасии масъалаи сиёсати

¹Ниг.: Вахтин, Н. Б. Языки народов Севера в XX веке: очерки языкового сдвига [Текст] / Н. Б. Вахтин. – СПб.: Дм. Буланин, 2001. – 338 с.; Головки, Е. В. Языковое разнообразие на территории России [Текст] : проблемы документирования и интерпретации / Е. В. Головки // Труды Института лингвистических исследований РАН. – 2015. – Т.ХІ. – Ч.2. – С. 7-21.; Кобенко, Ю. В. Эзоголосный и эндоглосный типы языковой политики [Текст] / Ю. В. Кобенко // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – №7. – С. 51-54.; Москвичева, С. А. Языковая политика и языковое планирование [Текст] / С. А.

забонӣ мактабҳои илми мамлакатҳои пасошӯравӣ анъанаҳои илми мактаби илми замони шӯравиро идома медиҳанд. Айни замон, муайян намудани моҳияти сиёсати забонӣ дар бештари мавридҳо бо таъя ба андешаҳои Аврорин В.А. аҷом дода мешавад. Ба андешаи ин муҳаққиқ, сиёсати забонӣ низоми меъёрҳои мебошад, ки «ба воситаи он танзими муносибатҳои забонӣ, идора намудани таъсири омилҳои гуногун ба сохтори забон ва ҳолати забон»¹ ба амал бароварда мешавад. Дар чунин шакл баррасӣ гардидани масъалаи сиёсати забонӣ аз тарафи Алпатов В.М., Беликов В.И., Крысин Л.П., Гришаева Е.Б., Михальченко В.Ю.² ва чанде дигарон ҷонибдорӣ гардидааст. Инчунин, дар таҳқиқи масъалаи сиёсати забонӣ нишон додани нақши олимони зерин, ба монанди Дешериев Ю. Д., Тошенко Ж.Т., Самойлова М.Н., Казанский Н. Н., Григорьев В. Д., Жирмунский В.М., Зацепина О., Родригес Х.³ муҳимияти хоса дорад.

Москвичева // Типология языковых ситуаций и языковая политика в России и мире: коллективная монография. – М.: РУДН, 2013. – С. 82-116.

¹Ниг.: Аврорин, В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики) [Текст] / В. А. Аврорин. – Л.: Наука, 1975. – 276 с.

²Ниг.: Алпатов, В. М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практики и проблема языковой ассимиляции [Текст] / В. М. Алпатов // Сравнительная лингвистика, 2013. – №2. – С. 11-22; Беликов, В. И. Социолингвистика [Текст] : учебник / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М.: Юрайт, 2016. – 338 с.; Гришаева, Е. Б. Типология языковых политик и языкового планирования в полиэтничном и мультикультурном пространстве: функциональный аспект: [Текст] дисс. ...-ра филол. наук: 10.02.19. / Е. Б. Гришаева. – Красноярск, 2007. – 592 с.; Михальченко, В. Ю. Языковое законодательство как этап реализации основных принципов языковой политики [Текст] // Языковая политика в контексте современных языковых процессов / РАН Ин-т языкозн.; Отв. ред. А.Н. Биткеева. – М.: Азбуковник, 2015. – С. 29-37.

³Ниг.: Дешериев, Ю. Д. Советская методология, теория и практика планирования и прогнозирования языкового развития [Текст] // Лингвистический энциклопедический словарь. / Гл. ред. В. Н. Ярэва. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 682 с.; Дешериев, Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе [Текст] / Ю. Д. Дешериев. – М.: Наука, 1966. – 401 с.; Дешериев, Ю.Д. Проблема функционального развития языков и задачи – социолингвистики [Текст] / Ю. Д. Дешериев // Язык и общество: сборник статей. – М.: Наука, 1968. – 255 с.; Тошенко, Ж. Т. Постсоветское пространство [Текст] : суверенизация и интеграция. Этносоциологические очерки / Ж. Т. Тошенко. – М.: Изд-во РГГУ, 1997. – 212 с.; Самойлова, М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе [Текст] / М. Н. Самойлова // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 2. – Языкознание. – 2009. – №1(9). – С. 160-165.; Казанский, Н. Н. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / Н. Н. Казанский // Язык и межкультурная коммуникация: Материалы 1-й межвузовской научно-практической Конференции (19-20 апреля 2004). – СПб., 2004. – С. 3-4; Григорьев, В. Д. Культура языка и языковая политика [Текст] / В. Д. Григорьев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 1. – С. 143-157; Жирмунский, В. М. Проблема социальной дифференциации языков [Текст] / В. М. Жирмунский // Язык и общество: сборник статей. – М.: Наука, 1968. – 255 с.; Жирмунский В.М. Марксизм и социальная лингвистика [Текст] / В. М. Жирмунский // Вопросы социальной лингвистики / под ред. А. В. Десницкая, В. М. Жирмунский, Л. С. Ковтун. – Л.: Наука, 1969. – С. 5-25; Зацепина, О. Противоречия в языковой политике и языковых ценностях США [Текст] / О. Зацепина, Х. Родригес // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. Е. П. Чельшева. – СПб: Златоуст, 2003. – С. 293-307.

Вобаста ба ҳалли масъалаҳои забонӣ, инчунин аз рӯйи интиҳоби забони умумӣ ва ба он додани мақоми давлатӣ сиёсати забонӣ ба ду гурӯҳи дигар ҷудо карда мешавад: сиёсати эндолингвистӣ ва экзолингвистӣ. Чунин навбандии сиёсати забонӣ дар таҳқиқоти Гришаева Е.Б., Кобенко Ю.В., Сулейменова Э.Д., Клоков В.Т.¹ ва чанде дигарон нишон дода шудааст.

Ба гурӯҳи дуҷум метавон муҳаққиқони ватаниро ворид намуд. Олимони тоҷик низ дар таҳқиқотҳои худ кӯшиш намудаанд, ки паҳлӯҳои гуногуни масъалаҳои сиёсати забонӣ ва самтҳои гуногуни онро мавриди омӯзиш қарор диҳанд. Махсусан, дар ин бобат нақши муҳаққиқони тоҷик ба монанди Зокиров Г.Н., Муҳаммад А.Н., Ятимов С., Раҳимӣ Ф., Назарзода С., Абдуқодиров А., Сайидзода З., Нозимов А.А., Муҳаммадҷонзода О., Саймиддинов Д., Тоҷиев Д.Т., Чураев Ф., Хидирзода М.У., Ҳочиматова Г.М., Усмонов И., Шамбезода Х.Д., ва дигарон назаррас мебошад.²

¹Ниг.: Гришаева, Е. Б. Типология языковых политик и языкового планирования в полиэтническом и мультикультурном пространстве: функциональный аспект: дисс. ...д-ра филол. наук: 10.02.19 [Текст] / Е. Б. Гришаева. – Красноярск, 2007. – 592 с.; Кобенко, Ю. В. Экзогlossный и эндогlossный типы языковой политики [Текст] / Ю. В. Кобенко // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – №7. – С. 51-54.; Сулейменова, Э. Д. Статусное досье русского языка и инерция традиций [Текст] / Э. Д. Сулейменова // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ в 15 т. - Т.1. – СПб., 2015. – С. 72-82; Клоков, В. Т. Языковая политика во франкоязычных странах Африки [Текст] / В. Т. Клоков. – Саратов: Изд-во СГУ, 1992. – 192 с.

²Ниг.: Махмадов, А. Н. Фалсафаи забон – таронаи зиндагӣ [Матн] / А. Н. Махмадов // Забон ва худшиносии миллӣ. – Душанбе, 2008. – С. 4-9; Некоторые особенности билингвального образования в современных условиях [Текст] / А. Н. Махмадов // Материалы научно-практической конференции (27-28 апреля). – Могилёв 2011 – С. 192-197; Таджикско-русский билингвизм как характерная черта языковой ситуации в современном Таджикистане [Текст] / А. Н. Махмадов, Г. М. Ходжиматова // Вестник ЦМО МГУ. Им. В. Ломоносова. – Душанбе, 2013 – №4 – С. 124-126; Язык как фактор развития и изменение общественной жизни [Текст] / А. Н. Махмадов // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014 – №3/9 (154) – С. 107-109; Истиклолияти сиёсӣ ва таҳмики давлатдорӣи миллӣ [Матн] : монография / А. Н. Махмадов. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 264 с.; Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика [Текст] / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе: Имперал-груп, 2016. – 84 с.; Современный Таджикистан [Текст] : диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ) / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе, 2016. – 363 с.; Муҳаммад, А. Н. Инсон, сиёсат ва ҷомеа [Матн] / А. Н. Муҳаммад. – Душанбе: Имперал-груп, 2018. – 240 с.; Сайидзода, З. Ш. Истиклоли давлатӣ ва гиромидошти забони модарӣ [Матн] / З. Ш. Сайидзода – Нашри дуҷуми такмилёфта. – Душанбе: Контраст, 2013. – 200 с.; Зокиров, Г. Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г. Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 602 с.; Забони давлатӣ [Матн] / Г. Н. Зокиров // Донишномаи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2022. – С. 151; Сиёсати забон [Матн] / Г. Н. Зокиров // Донишномаи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2022. – С. 516; Назарзода, С. Чараҳои табдили алифбо дар Тоҷикистон [Матн] : қисми 1. Алифбон лотинӣ / С. Назарзода // Номаи пажухишгоҳи сафорати ҶИЭ. – 2004. – №6; Назарзода, С. Забони миллат ҳасти миллат [Матн] / С. Назарзода // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 278-287; Нозимов, А. А. Языковая ситуация в современном Таджикистане: состояние, особенности и перспективы развития [Текст] : дисс. ... д-ра филол. наук / А. А. Нозимов. – Душанбе, 2010. – 309 с.; Аспекты языкового регулирования [Текст] / А. А. Нозимов. // Известия Академии наук

Ба андешаи забоншиносии тоҷик Қўраев Ғ., сиёсати забонӣ маҷмуи чорабиниҳои он, ки давлат дар бобати ҳифзи ва рушди забон ба амал мебарорад.¹ Вале чорасозӣ ва ғамхорӣ нисбат ба забон вобаста ба он аст, ки назари арқони давлат ва махсусан сарвари он ба масъалаи забон чӣ гуна аст. Махсусан дар шароити Тоҷикистон ин масъала бисёр ҷиддӣ мавриди чораҷӯӣ қарор гирифтааст.

Доктори илмҳои сиёсӣ Ятимов С. дар масъалаи сиёсати забонӣ бо Қўраев Ғ. ҳамфикр буда, чунин ибрози андеша менамояд: «Забон муҳимтарин воситаи амалӣ қардани мақсадҳои сиёсӣ низ мебошад. Ташаббускор ва барандаи сиёсати забонӣ – табақаи ҳукмрони ҷомеа аст, ки захира ва имконоти иқтисодиро дар ихтиёр дорад. Чунин сохтор ҷаҳонбинӣ ба худ мувофиқи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, динӣ, адабӣ ва фалсафиро ба вучуд меоварад. Ба қавли асосгузори материализми илмӣ идеологияи синфи ҳукмрон – идеологияи ҳукмрон хоҳад буд.»²

Муҳаққиқи дигар Ғиёсов Н. сиёсати забониро чунин шарҳ додааст. «Дар зери истилоҳи «сиёсати забонӣ» дар забоншиносии иҷтимоӣ маҷмуи чорабиниҳои фаҳмида мешаванд, ки аз ҷониби давлат, аз ҳоби сиёсӣ дар сари қудратбуда ва ҳаракату ҷамъиятҳои мардумӣ барои тавсеаи доираи истифодаи ин ё он забон ё забонҳо, барои нигоҳ доштани доираи мавҷудаи тақсими функсионалии забонҳо ё худ, баръакс, ба хоҳири аз истифода баровардан ё худ танг қардани доираи истеъмоли ин ё он забон дар ҷомеа қабул қарда мешавад.

Аз нуқтаи назари муҳаққиқи ватанӣ Зокиров Ғ.Н., «сиёсати забонӣ – фаъолияти давлат, мақоматҳои гуногуни он, неруҳои дигари сиёсӣ оид ба бунёди мақоми забон дар ҷомеа мебошад. Он шароитро барои амали забонҳо муайян намуда, доираи паҳнгардӣ ва омӯзиши онро таъхис менамояд. Вобаста ба режими сиёсӣ ҳукмрон ва сохти сиёсӣ, муносибатҳои ҳукмрони ҷамъиятӣ ва умуман, муносибатҳои байни умумиятҳои иҷтимоӣ миллии ҳам дар сатҳи

Республики Таджикистан. [Текст] / А. А. Нозимов. – Серия: Филология и востоковедение. – Душанбе, 2010. – № 1. – С. 3-5; Нозимов А.А. Языковая ситуация и современная этническая проблема [Текст] / А. А. Нозимов. // Вопросы психологии и педагогики. - Курган-Тюбе: КТГУ. – 2010. – № 3 – С. 81-90; Шокиров, Т. Рушди забони давлатӣ дар замони истиқлолият [Матн] / Т. Шокиров // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 210-236; Қўраев, Ғ. Забон дар паҳоли давлат аст [Матн] / Ғ. Қўраев // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 177-209; Саймидинов, Д. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатӣ дар бораи забон [Матн] / Д. Саймидинов. – Душанбе: Шарки озод, 2011. – 150 с.; Абдуқодиров, А. Пешвои миллат ва ташаккули сиёсати забон дар Тоҷикистон [Матн] / А. Абдуқодиров. // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 163-176; Таджиев, Д. Т. О развитии таджикского литературного языка [Текст] / Д. Т. Таджиев // Вопросы развития литературных языков народов СССР. - Алма-Ата: Изд-во Академии наук Казахской ССР, 1964. – 378 с.; Иброҳим, У. Тоҷикон (суруди таърихи халқ ва замин) [Матн] / У. Иброҳим. – Душанбе: Пайванд, 2001. – 275 с.; Шамбезода, Х. Д. Проблемы функционирования русского языка в Республике Таджикистан [Матн] / Х. Д. Шамбезода, И. М. Дубовицкая, Т. В. Гусейнова, Р. Д. Салимов. – Душанбе: РТСУ, 2006.

¹ Ниг.: Қўраев, Ғ. Забон дар паҳоли давлат аст [Матн] / Ғ. Қўраев // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 177-209.

² Ятимов, С. Масъалаҳои забоншиносии миллии дар таълимоти Пешвои миллат [Матн] / С. Ятимов. // Ҷумҳурият. – 2020. – 5 октябр. – № 194-195(24 050).

инфиродин ва ҳам дар саҳи дастачамъи сиёсати забонӣ моҳият ва хусусиятҳои хосро ба худ мегирад».¹

Ба гурӯҳи сеюм асарҳо ва суҳанрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дохил намудан мумкин аст. Зеро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ба масъалаи сиёсати забон таваҷҷуҳи хоса менамоянд ва дар ҳама суҳанрониҳову баромадҳои хеш ҳамеша масъалаи забони давлатиро муҳим арзёбӣ менамоянд. Дар омӯзиши масъалаи сиёсати забонӣ, пеш аз ҳама, рӯ овардан ба натиҷагирӣҳову пешниҳодоти Сарвари давлат бисёр муҳим аст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои худ тавассути Конститутсия, қонунҳои конститусионӣ, дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ ва иқдомоти баробар ба онҳо мақом ва нуфузи забони давлатӣ, дониш ва дар фаъолияти расмӣ давлатдорӣ, муносиботи байналхалқӣ афзалият бахшидан ба онро аз муҳимтарин вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард.

Мардуми Тоҷикистон дар даврони Истиқлолият шоҳиди дигаргунӣҳои бузург ва бисобиқа дар татбиқи сиёсати Президент, давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забон, ба хусус забони давлатӣ мебошем.

Бояд тазаққур дод, ки пешоҳанг ва ташаббускори ҳама иқдомҳо дар робита ба забони давлатӣ ва забони миллии кишвар Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон буда, дар ин роҳи басо душвор дар даврони Истиқлолият аз худ хидмату заҳматҳои фаровон ба харҷ додааст ва имрӯз низ барои амалӣ кардани ҳадафҳои наҷиб дар роҳи ҳифз ва эҳёи яке аз арзишҳои миллӣ – муқаддасоти забонӣ пайваста азму талош меварад. Президенти муҳтарамии кишвар забони давлатиро дар шароити феълӣ ҳамчун рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии ҳама сокинони Тоҷикистон эълон дошта аст, ки ин сайёу талошҳои Қаноби Олӣ далели эҳтирому арҷгузорӣ ба забони миллӣ ҳамчун рӯкни муҳими арзишҳои миллӣ мебошад. Имрӯз забони давлатӣ дар кишвари мо ҳамчун омили асосии ҳамбастагии миллатҳо ва халқиятҳо эътироф шудааст. Қои ифтихор аст, ки забони миллии мо дар даврони Истиқлолият дар партави сиёсати Сарвари давлат дубора эҳё ва дар мақоми таърихӣ худ барқарор карда мешавад. Президенти кишвар дар ҳама суҳанрониҳои хеш ба муносибати Рӯзи забон ба забон ҳамчун рӯкни ҳастии миллат ва нишони давлатдорӣ миллӣ арҷгузорӣ намуда, сиёсати давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳамин ҷоя устувор сохтааст.

Яке аз хидматҳои бисёр бузурги Сарвари давлати тоҷикон дар иртибот ба сиёсати давлатии забон ин парвариш додани андешаи қомеа ба арзишҳои забонӣ ва иқтидору имконоти воқеии забони тоҷикӣ дар робитаҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар таърихи давлатдорӣ навини тоҷикон доништа мешавад. Танҳо бо огоҳии амиқ аз гузаштаҳои дур ва собиқаи таърихӣ забони тоҷикӣ ва осори давраҳои таърихӣ он, ки дар чандин анвои хат ҳамчун намунаи зинда то ба рӯзгори мо

¹ Ниг.: Зокиров, Г. Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г. Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2007. – С. 421.

расидаанд, метавон аз мақому мартабаи ин забон дар тӯли таърих натиҷагирӣ кард. Поя ва бунёди ҳама тафаккури илмиро дар иртибот ба гузаштаи забон ва осори мардумони ориёӣ, ба вижа таърихи давлатдорӣ тоҷикон ва мақому мартабаи забон дар он даврон то имрӯз андешаҳое ташкил медиҳанд, ки дар се китоби Президенти муҳтарами кишвар таҳти номи «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» ба таври бисёр дақиқ матраҳ ва хулоса шудаанд. Ин ҳама натиҷагирӣҳо далели ҷигунагии мақоми забони модарӣ дар давлатдорӣ тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърихӣ мебошад. Ба ин далел дар даврони Истиқлолияти сиёсӣ ва давлатдорӣ навин низ бо ҳифзи собиқаи таърихӣ ва имконоти рушди дохилӣ забони тоҷикӣ дар мақоми забони миллий ё забони давлатӣ тавонистааст дубора мавриди истифода қарор гирад.

Дар таҳқиқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон муҳимтарин масъалаҳои сиёсати забони давлатӣ омилҳои ташаккул ва рушди забони тоҷикӣ, нақши забони давлатӣ дар ташаккули худшиносии миллий ва таъмини сулҳу ваҳдати миллий мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифтаанд.

Ҳамин сиёсати хирадмандона буд, ки забони тоҷикӣ ҳамчун забони миллий дар даврони Истиқлолият дар мақоми забони давлатӣ пазируфта шуда ва он имрӯз ба таври озод дар умури сиёсӣ иҷтимоии кишвар мавриди истифода қарор дорад. Маҳз дар партави ҳамин сиёсати миллий ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллий забони мо бо доштани имконоти фаровон дар асоси қолабҳои меъёрии суннатӣ ва равишҳои адабӣ дар ҷомеа мақому мартаба пайдо хоҳад кард.¹

Ба гурӯҳи чорум санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шомил менамоем, ки онҳо заминаи асосии оӯзиши масъалаи мазкур ба ҳисоб мераванд. Ҳукумати Тоҷикистон ҳамеша ба масъалаҳои рушди устувори забони давлатӣ дар тамоми соҳаҳои сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ тавачҷуҳ зоҳир менамояд ва мақоми онро ҳимоя мекунад. Зеро маҳз забони давлатӣ муаррифғари асосии дастовардҳо ва ҳастии моддӣ маънавии мардуми кишвари моро дар дохил ва хориҷи он маҳсуб меёбад. Дар раванди омӯзиши ин

¹ Ниг.: Забони миллат – ҳасти миллат [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 480 с.; Раҳмонов, Э. Суҳанронӣ дар Рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон (9 сентябри соли 1999) [Матн] // Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат Э. Раҳмонов; мурағиб С. Фаттоев. – иборат аз 11 ҷилд. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷ.3. (1999, январ – 2001, феврал). – 510 с.; Суҳанронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2012) [Маводи электронӣ] // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.president.tj/node/3520>; Ман ба Шумо сулҳ меорам [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 492 с.; Ба забони модарӣ чун ба модар арҷ гузорем [Матн]: Суҳанронӣ ба муносибати рӯзи забон / Э. Раҳмон // Ҷумҳурият. – 2008. – 24 июл.; Суҳанронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2012) [Маводи электронӣ] // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.president.tj/node/3520>; Раҳмонов, Э. Суҳанронӣ дар Симпозиуми байналхалқӣ баҳшида ба ҳазораи «Шохнома»-и Фирдавӣ 5 сентябри соли 1994 [Матн] / Э. Раҳмонов. // Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ. – Душанбе, 1995. – 208 с.

масъала аз як қатор қарор ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаи забон истифода гардидааст.¹

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), ё мавзӯҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030, ки 28 ноябри соли 2020 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, инъикоси худро пайдо намудааст. Инчунин мавзӯи мазкур дар доираи масъалаҳои таҳқиқотии шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷой гирифта, ҳамчун предмети таҳқиқотӣ расмият дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлили масъалаҳои марбут ба сиёсати забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайян кардани масъалаҳо ва пешомадҳои инкишофи сиёсати забонӣ ташкил медиҳад.

Вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро мақсади таҳқиқот муайян наменояд ва онҳо бо нақшаи кори диссертатсионӣ мувофиқ гардонида шудаанд:

- мавриди таҳқиқ қарор додани масъалаҳои назариявӣ методологии сиёсати забони давлатӣ;
- омӯзиши хусусиятҳои асосӣ ва муҳимми сиёсати забонӣ;
- таҳлили баррасии масъалаҳои технологияи сиёсии татбиқи сиёсати забонӣ;

¹ Ниг.: Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: матни расмӣ. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с.; Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 [Матн] // Ведомостҳои Совети Олии РСФСР Тоҷикистон. – 1989. – №15. – моддаи 102; Закон СССР «О языках народов СССР». [Текст] // Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - М., 1991; Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О языках народов РСФСР». [Текст] // Свод законов Российской Федерации. - М., 1998; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2009, №553 “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Маводи электронӣ] // Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <https://mmk.tj/content/қонуни-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи-забони-давлатии-ҷумҳурии-тоҷикистон>; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Соли забони тоҷикӣ” аз 26 июли соли 2007, №291 [Маводи электронӣ] // Махзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 1995, №662 «Дар бораи таъсиси Комиссияи татбиқи Қонуни забони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Маводи электронӣ] // Ҳамон ҷо; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2004, №330 «Дар бораи стандартҳои рамзгузорӣ ва ҷобачогузории алифбои тоҷикӣ дар клавиатураи компютери стандарти UNICODE барои истифодабарии компютерӣ» [Маводи электронӣ] // Ҳамон ҷо; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №458 “Дар бораи тасдиқи “Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ” [Маводи электронӣ] // Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.kumitaizabon.tj/tg/content/koidakhoi-imloi-zaboni-tochiki>; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №268 “Дар бораи Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ” [Маводи электронӣ] // Махзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”.

- муайян намудани вазъи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун унсури таркибии инкишофи иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонӣ;

- муайян намудани масъалаҳо ва пешомадҳои инкишофи сиёсати забонӣ дар Тоҷикистон.

Объекти таҳқиқотро сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он ташкил медиҳад.

Мавзун (предмет) таҳқиқотро сиёсати забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Фарзияи таҳқиқот. Масъалаи сиёсати давлатии забон як аз масъалаҳои муҳимме ба шумор меравад, ки ҳамаи давлатҳо ба он аҳамияти махсус медиҳанд. Зеро забони тоҷикӣ дар марҳилаи нави муносибатҳои иҷтимоӣ дар мақоми забони давлатӣ дар таҳкими давлату давлатдорӣ миллий ва таъмини рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мазкур диққати хоса дода мешавад. Қабули Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 яке аз тадбирҳои муҳимме мебошад, ки сиёсати давлатиро дар соҳаи забон дар ҷумҳурӣ тақвият медиҳад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди забони тоҷикӣ як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул намуд, ки дар кишвар барои ҳифзи забони давлатӣ ва забонҳои дигар фазои мусоид ба вучуд меоранд. Тадбирҳои мазкур дар роҳи гиромидошту арҷгузорӣ ва эҳтиром ба забони давлатӣ нақши муҳим мебозанд. Роҳбарият ва Ҳукумати Тоҷикистон барои ин шароити имконияти мусоид ва муҳити мувофиқи сиёсиву иҷтимоӣ фароҳам оварданд, ки дурнамои густириши забони тоҷикӣ муайян ва тарҳрезӣ гардад.

Асоси назариявии тадқиқоти мазкурро асарҳои муаллифони ватанию хориҷӣ, ҳуҷжатҳои сиёсӣ, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва пажӯҳишҳои олимони соҳаҳои гуногуни илмҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла сиёсатшиносон, ки дар бораи сиёсати давлатии забонӣ таҳқиқотҳо анҷом додаанд, ташкил медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар раванди таҳқиқот принципҳои умумиилмӣ, ба монанди объективият, таърихият, системанокӣ, мантиқӣ, муқоисавӣ, таҳлилӣ ва инчунин усулҳои иҷтимоӣ – сиёсии таҳлили вазъи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар ҷараёни таҳқиқот қорҳои бунёдии олимони шинохтаи хориҷӣ ва ватанӣ, қонунҳо, барномаҳо ва стратегияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати забонӣ истифода шудааст. Инчунин асоси таҳлилу таҳқиқ аз асарҳо ва суҳанронҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар он масъалаҳои марбут ба сиёсати забон ва дурнамои инкишофи забони давлатӣ дахл карда шудааст, сарчашма мегирад.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур кӯшишест дар илмҳои сиёсӣ, ки дар он сиёсати забони давлатӣ ва хусусиятҳои бевоситаи он дар шароити соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. Дар раванди таҳлилу таҳқиқи кори диссертатсионӣ чунин навоариҳоро нишон додан мумкин аст:

- масъалаҳои назариявӣ методологии таҳқиқоти сиёсӣ нисбати сиёсати забони давлатӣ муайян карда шудааст;

- хусусиятҳои асосӣ ва муҳимми сиёсати забонӣ ва мазмуну моҳияти он баррасӣ гардидааст;

- масъалаҳои татбиқи сиёсати забонӣ ва технологияҳои сиёсии он муайян шудааст;

- сиёсати забонӣ ҳамчун яке аз унсурҳои таркибии инкишофи ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон дода шудааст;

- масъалаҳо ва пешомади инкишофи сиёсати забонӣ дар Тоҷикистон таҳлил гардида, дурнамои инкишофи он пешниҳод карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Мафҳуми «сиёсати забонӣ» ҳамчун фаъолияти мақсаднок дар мақомоти давлатӣ, сохторҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ барои идоракунии рушди функционалӣ, инчунин имконпазир сохтани сохтори забонӣ фаҳмида мешавад. Вазъияти забон дар давлати алоҳида хусусияти самти сиёсати забониро муайян мекунад. Сиёсати забонӣ унсури таркибӣ ва яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати миллии ҳар як мамлакат ба шумор рафта, дар инкишофу рушд ва мустақкамнамоии муносибатҳои миллий ва вазъияти забонӣ нақши муҳим дорад.

2. Забони миллий яке аз муҳимтарин намодҳои ҳастии миллат ва бунёдитарин унсури миллатсоз маҳсуб мешавад. Ин аст, ки ҳар қадам давлати миллий ба сифати дастгоҳи ҳифзи манфиат ва арзишҳои миллий дар навбати аввал забонро мавриди пуштибонӣ ва ҳимояи ҳамаҷарафа қарор медиҳад. Забони давлатию расмии давлати миллии тоҷикон — Тоҷикистони азизи озоду соҳибистиклол забони тоҷикӣ ва мақоми ҳуқуқии забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ дар моддаи 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври равшану возеҳ таъйид шудааст.

Агар ба таърихи забони тоҷикӣ назар афканем, воқеан ин ёдгории таърихӣ ва решаҳои бунёдии он сарчашмаи бисёр забонҳои дигари дунёст. Замоне онро ориёӣ, замоне авестой, сипас бохтариву сугдӣ, баъдан паҳлавӣ ва билохира форсӣ, дарӣ ва тоҷикӣ хондаанд. Замоне ин забон дар қатори забонҳои чинию ҳиндӣву бобули ба тамаддунҳои гуногун таъсир дошт, маҳсусан, ба Юнони қадим.

Ҳар яке аз давраҳои ташаккули забони тоҷикӣ дорои суннатҳои хаттӣ буда, меъёрҳои адабии забон дар асоси онҳо шакл гирифтаанд. Аз ин рӯ, ташаккули ҳар як давраи таърихӣ бар асоси осори хаттӣ мутобиқи меъёрҳои ин давраҳо мушаххас карда мешавад. Забони мо дар мақоми забони давлатӣ ва расмӣ пеш аз замони Сомониён низ таърихи худро дорад. Гузаштаи он дар се давраи таърихи ташаккулаш бо давлатҳои мутамаддини Ҳахоманишиён, Сосониён ва Сомониён марбут аст. Аз ҳамаи ин давраҳои таърих осори бисёр нодир ва арзишманда ба мерос омадааст, ки ворид шудани ин осор ба ганҷинаи тамаддуни ҷаҳонӣ на танҳо ифтихори ворисони забон, балки тамоми ҷаҳониён низ мебошад.

3. Равандҳои муосири сиёсати давлатии забон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои хоси худро дорои мебошад ва ба равандҳои забони кишварҳои дигар шабоҳате надорад. Зеро масъалаи забон ҳамеша бо сиёсати давлатдорӣ дар робита қарор дошт, барои пешбурди сиёсати забонӣ силсилаи қонуни

қарорҳо қабул, тадбирҳо андешида шуда, кумита ва комиссияҳои кориву назоратӣ созмон дода шуданд. Заминаҳои бунёдии роҳи ташаккули сиёсати забон ин боло гирифтани ифтихори миллӣ, бархӯрди андешаҳои зиёиёни пешқадам, қоркарди тадбирҳои стратегии давлатӣ, ташкили силсилаи чорабиниҳои давлат оид ба таҳкими пояҳои иҷтимоӣ ва рушди забон, ҳамчунин роҳу василаҳои гуногуни ба амал баровардани ин тадбирҳо мебошад.

4. Чуноне ки собит гардидааст, яке аз аломатҳои шинохти миллат соҳибзабон будани он аст. Баъд аз Инқилоби соли 1917, вақте ки дар сарзамини собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ созмони ҷумҳуриятҳои мухтор шуруъ шуд, бадхоҳони халқи тоҷик нахостанд, ки тоҷикон ҳамчун миллат шинохта гардида, соҳиби давлат шаванд. Мусаллам аст, ки онҳо бо ин мақсад иддао пеш овардаанд, ки гӯё таърих «тоҷикӣ» ном забонро намедонад ва забоне, ки бо он тоҷикон гуфтугӯ мекунанд, як лаҳҷаи забони форсии Эрон мебошад. Аммо маҳз хизмати шоистаи аҳли илму адаби тоҷикон буд, ки ин забонро зинда нигоҳ дошт ва ҳамин тавр дар соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик як нақши асосиро иҷро намуд.

5. Истиклолияти сиёсӣ ба инкишофу рушди сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам овард ва ба шарофати он кишвари мо ба дастовардҳои зиёд мушарраф гардид. Аз пажӯҳиши хусусиятҳои таърихию сиёсии сиёсати забонӣ маълум мегардад, ки ҳарчанд рушди забони тоҷикӣ ва сиёсати забон дар таърихи давлатдорӣ мо ба мушоҳида мерасад, аммо, маҳз, пас аз ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба давраи нави инкишофи худ ворид гашт. Забон баёнгари сарнавишти таърихии халқи тоҷик буда, бо истиқлоли кишвари мо пайванди ногусастанӣ дорад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки таҳлилҳои ҳамачонибаи дар он баёнгардида оид ба сиёсати забонӣ барои рушди минбаъдаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва боз ҳам ҷиддитар муносибат кардан ба масъалаи мазкур мусоидат хоҳад кард. Инчунин, ба муҳаққиқони сиёсатшинос метавонад ҳамчун маводи илмӣ хизмат намояд. Масъалаи таҳқиқ ва таҳлилу пешниҳодҳо барои баз ҳам тақвият бахшидан ба татбиқи сиёсати забонӣ ин масъалаи таҳқиқи на танҳо забоншиносон мебошад, балки ҷанбаҳои сиёсии масъалаи забонро барои боз ҳам васеътар омӯхтан имконпазир мегардад ва дар ин самт роҳи васеъро мекушояд.

Натиҷаҳои онро метавон дар амалияи сиёсати забони давлатӣ дар ҷумҳурӣ ва баҳри боз ҳам тақвият додани забони давлатӣ истифода намуд. Муқаррароти асосии диссертатсияи мазкурро метавон дар лексияҳо ва курсҳои махсус ва семинарҳо оид ба масъалаҳои сиёсати забонӣ, таълифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ истифода гардад. Натиҷаҳо ва пешниҳодҳои дар қор нишондодашуда метавонад дар пешбурди сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо гузаронидани таҷрибаҳои дақиқии маълумотҳо, кифоягии маводҳои таҳқиқотӣ, қоркарди

омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи диссертатсионии «Сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мутобиқат менамояд.

Саҳми шахсии докталаби дараҷаи илмӣ. Ҳамаи давраҳои иҷроиши нақшаи кории илмӣ, таҳияи мавзӯ, асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва иҷрои вазифаҳо аз ҷониби муаллиф ба анҷом расонида шудааст. Дар чараёни таҳқиқот муаллиф роҳҳои амалишавии сиёсати забонро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхта, роҳҳои мукамалгардонии механизмҳои танзими давлатии сиёсати забон ва дурнамои рушди онро дар Тоҷикистон таҳия намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқотро дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ пешниҳод намудааст.

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Рисолаи диссертатсионӣ дар маҷлиси Шуъбаи сиёсатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифта, натиҷаҳои таҳқиқотии он пазируфта гардида, ҳамчун кори илмӣ баанҷомрасида баҳогузурӣ гардида, барои дифоъ дар Шурои диссертатсионии 6D-КOA.001. тавсия гардидааст.

Паҳлуҳои асосии методологӣ рисола ва пешниҳодҳо барои татбиқи амалии онҳо дар баромади муаллиф дар конференсияҳои илмиву амалии ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ маъруза гардида, муҳокима шудаанд ва дар шакли мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда ба нашр расидаанд.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқотҳои марбути кори диссертатсионӣ 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КOA назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 3 маводҳои конференсияҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ нашр шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Диссертатсия дар ҳаҷми 188 саҳифа омода гардидааст.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзуи интиҳобгардида асоснок карда шуда, дараҷаи омӯхта шудани масъала баррасӣ гардида, объект ва мавзуи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳо, навоари илмӣ, асосҳои методологӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии он муайян карда шудаанд.

Дар боби якуми таҳқиқот - “**Сиёсати забонӣ унсурҳои муҳими рушди давлатдорӣ милли**” сиёсати давлатӣ оид ба забон ҳамчун фаёлияти мақсаднок, ки мақомоти давлатӣ, сохтори сиёсӣ ва ҷамъиятӣ баррасӣ гардида, таҳлили заминаи таърихӣ ва ҷанбаҳои назариявии масъалаи мазкур мавриди таҳлил қарор ёфтаанд.

Параграфи якуми боби мазкур - **“Асосҳои илмию назариявӣ ва методологии таҳқиқи сиёсати забонӣ”** ба омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ таърихӣ сиёсати забон бахшида шуда, ҷанбаҳои илмӣ масъала аз нуқтаи назари мактабҳои илмӣ гуногун мавриди таҳлил қарор ёфтаанд.

Муаллиф қайд менамояд, ки забон воситаи асосии ташаккули хувияти гурӯҳӣ ва меъёри асосии худшиносӣ ба шумор меравад. Маҳз чунин қонуният забонро ҳамчун воситаи сиёсат ва ҳамзамон объекти муҳимтарини сиёсати давлатӣ муайян менамояд. Дар раванди муосири ҷаҳонишавӣ ва бар асари таъсири омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва идеологӣ хусусиятҳои полиэтники ва гуногунозабонии аксари давлатҳои олам боз ҳам қавитар гардида истодаанд.

Бояд гуфт, ки забон ҳамчун василаи пешбурди сиёсат аз аввалин лаҳзаҳои пайдоиши давлатҳои миллӣ ба объекти муҳимтарини сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Аз ин рӯ ба масъалаи мазкур олимону муҳаққиқони зиёд низ таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки намояндагони мактабҳои гуногуни илмӣ ба ин масъала муносибати гуногун доранд. Дар таълимоти онҳо ва таҷрибаи давлатҳои мухталиф аз истифодаи мафҳум сар қарда, то ифодаи мазмуни сиёсати забон тафовутҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд. Аммо, дар маҷмӯъ, ҳамаи онҳо сиёсатеро дар назар доранд, ки дар он забон ҳамчун василаи пешбурди сиёсати натиҷабахш доништа мешавад.

Категорияҳои илмие, ки дар таҳқиқоти мазкур баррасӣ мегарданд, инҳоянд: «сиёсати забон», «банақшагирии рушди забон», «сохтмони забон».

Намояндагони мактабҳои илмӣ Ғарб ҳангоми баррасии моҳияти сиёсати забон дар бештари мавридҳо аз аъъанаҳои олимони амрикоӣ пайравӣ менамоянд. Дар аъъанаҳои мазкур дар аксар маврид ба ҷойи мафҳуми «сиёсати забон» мафҳуми «банақшагирии забон»-ро истифода менамоянд. Мафҳуми мазкур дар соли 1959 аз ҷониби олими амрикоӣ Э.Хауген мавриди истифода қарор дода шудааст. Ба воситаи ин мафҳум таъсиррасонии расмӣ гайрирасмӣ ба забон, хусусиятҳои муҳими ин раванд дар назар дошта мешавад.¹ Ба ҳамин монанд як қатор мафҳумҳои дигар низ барои ифодаи мазмуни сиёсати забон истифода мегарданд. Аз ҷумла мафҳумҳои англисии «низомии забон» (language treatment) ва «муҳандисии забон» (language engineering), мафҳуми фаронсавӣ «ташаққули забон» (amenagement linguistique) ва ғ. Ба андешаи мо, ҳамаи мафҳумҳои номбаршуда дар ин ё он шакл мазмуни сиёсати забонро ифода менамоянд ва аз ин рӯ, онҳоро муродифи ин мафҳум муаррифӣ намудан мумкин аст.

Сиёсати забон маҷмуи ҷорабиниҳои мебошад, ки барои нигоҳ доштан ва ё тағйир додани вазъияти забонӣ равона шудааст. Дар заминаи омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмӣ вобаста ба хусусиятҳои сиёсати забон аз чунин аломатҳои он ёддоварӣ намудан мумкин аст: сиёсати забон қисми таркибии сиёсати давлатӣ мебошад, ки он ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷии давлат

¹Ниг.: Скачкова, И. И. Языковая политика и языковое планирование [Текст] : определение понятий / И. И. Скачкова // Политическая лингвистика. – 2015. – №1 (51). – С. 126.

зохир мегардад; сиёсати забони давлат барномаи расмие мебошад, ки мақсади он ташаккул додан ва нигоҳдории ваҳдати миллӣ, таҳкими давлатдории миллӣ мебошад; сиёсати забон воситаи муҳими таъмини амнияти миллӣ мебошад, ки онро дар дохили мамлакат барои пешгирии намулдани низоъҳои этникию этнополитикӣ ва дар хориҷи мамлакат барои ҳимояи манфиатҳои миллӣ истифода менамоянд; пешбурди сиёсати забонӣ характери умумимиллӣ дорад ва он яке аз нишонаҳои давлатдории миллӣ ва соҳибхитиёрии мамлакат дониста мешавад; истифодаи ин ё он модели сиёсати забонӣ аз рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа вобаста мебошад; хусусиятҳои сиёсати забонӣ аз вазъияти забонии мамлакат, афзалиятҳои сиёсати миллӣ ва сиёсати пешгирифтаи ҳукумат вобаста мебошад.

Ҳамин тариқ, сиёсати забонӣ ҳамчун объекти таҳқиқоти сиёсӣ моро водор месозад, ки мавқеи забони давлатӣ, рушду нумуи он ва вазъи дохилии онро дар қиёс бо дигар лаҳҷаҳои тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор диҳем.

Дар параграфи дуюми боби аввал - **“Хусусиятҳои асосӣ ва муҳими сиёсати забонӣ дар шароити ҳозираи инкишофи Тоҷикистон”** заминаҳои таърихӣ ва сиёсии масъалаи сиёсати забон таҳлил гардидаанд.

Муаллиф қайд мекунад, ки баъди ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ вазъи кишвар ба таври кулӣ тағйир ёфт. Пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳаёти ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, даврони нави сиёсӣ ва иқтисодии рушд оғоз ёфт. Ҷумҳуриҳои пешини Шӯравӣ давлатҳои мустақил гардиданд. Вазъияти душвори иқтисодӣ, муборизаи шадиди минтақавӣ дар дохили кишвар, пайдоиши идеологияи исломи радикалӣ ва вазъи бесобиқаи иҷтимоӣ иқтисодии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ барои рушди муноқишаҳо тадриҷан шароит ба вучуд овард.¹

Қараёни мунтазами бадшавии вазъи иҷтимоӣ сиёсӣ ба норасоии захираҳо, нотавоноии мақомоти ҳокимияти сиёсӣ, бетаъсир будани қарорҳои қабулшуда ва фалаҷ шудани системаи муносибатҳои ҳокимият дар ҷомеа мусоидат кард.² Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин давра хеле душвору сангин буд ва дар ин замон тақдирӣ ояндаи кишвар ва миллат муайян мегардид. Аз соли 1991 давраи ғайрибаробарии равандҳои сиёсӣ, марҳилаи ибтидоии тазоҳуроти сиёсӣ, пайдо шудани гурезаҳои иҷборӣ ва давраи конунигардонии ҳизбҳои мухталифи сиёсӣ буд. Ба ибораи дигар, дар ин давра қувваҳои мухталифи иҷтимоӣ ба муборизаи ҳокимият ворид шуданд ва ин мубориза дар давраи муайян аз назорату маҷрои эътидол баромада, боиси оқибатҳои сангин гардид.

Пас аз эълони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайдо шудани давлати соҳибхитиёри тоҷикон дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон мушкилоти зиёде вобаста ба ташаккули ҳувияти нав ва эҳёи худшиносии миллӣ ба миён омад. Аз солҳои аввали истиқлолият ва то имрӯз дар Тоҷикистон раванди

¹ Ниг.: Таджикистан: хрупкий мир [Текст] : Отчет № 30 МГПК – Азия, Ош – Брюссель, 2001. – С. 2.

² Ниг.: Хидирова, М. У. Ҳокимияти сиёсӣ (таҷрибаи таҳлили иҷтимоӣ сиёсӣ) [Матн] / М. У. Хидирова. – Душанбе: Дониш, 2011. – С. 49.

дарёфти роҳхо барои ҳалли мушкилот ва эҳёи хувияти миллии дунявӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, таҳкими тамоюлҳои динии бунёдӣ идома ёфта истодааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати яке аз шаклҳои дарёфти хувият ва баландбардории худшиносии миллий, ки аз ҷониби давлат амалӣ карда мешавад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул намуд, инчунин, дар ҷумҳурӣ мунтазам чорабиниҳои назарраси фарҳангӣ ва ҷашнӣ гузаронида мешаванд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳар яке аз даврони ташаккули забони тоҷикӣ дорой суннатҳои хаттӣ буда, меъёрҳои адабии забон дар асоси онҳо шакл гирифтаанд. Аз ин рӯ, ташаккули ҳар як давраи таърихӣ бар асоси осори хаттӣ мутобиқи меъёрҳои ин давраҳо мушаххас карда мешавад. Забони мо дар мақоми забони давлатӣ ва расмӣ пеш аз замони Сомониён низ таърихи худро дорад. Аз ҷамаи ин даврони таърихӣ осори бисёр нодир ва арзишманде ба мерос омадааст, ки ворид шудани ин осор ба ганҷинаи тамаддуни ҷаҳонӣ на танҳо ифтихори ворисони забон, балки тамоми ҷаҳониён низ мебошад.

Истиқлолияти сиёсӣ барои тавсеаи доираи қорбурди забони давлатӣ дар ҷамаи ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа имконияти мусоид фароҳам овард. Сиёсати забон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавре ба роҳ монда шудааст, ки дар амалӣ намудани он ҷамаи сокинони кишварро лозим аст, ки якҷоя фаъолият намоянд. Дар ин қор саҳми воситаҳои ахбори омма бояд назаррас бошад ва масъулони он вазифадоранд, ҷиҳати беолоиш нигоҳ доштани забон тавачҷуҳи бештар зоҳир намоянд.

Забон муҳимтарин унсури муайянкунандаи ҳастии ҳар миллат аст. Бинобар ин, саъю талош барои эҳёи рушд ва қорбасти забони миллий ба ҳайси забони давлатӣ ва ҳатмӣ гардонидани риояи он дар тамоми ташкилоту муассисаҳои кишвар як амри қорилан қорунӣ ва ниҳоят муҳим мебошад. Ҷунон ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд: «Забон хишти аввалини қори миллият аст. Таърих гувоҳ аст, ки агар забони миллий аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд тафакқури миллии худро аз даст дода, оқибат заволи меёбад».¹ Аз ин рӯ, вазифаи ҳар шаҳрванди кишвар ҳифзу эҳтиром ва гиromӣ доштани забони давлатӣ аст. Зеро бузургтарин вазифаи ҳар фарди худогоҳу ватандӯст ба фарҳангу забони худ эҳтиром гузоштан, қору беолоиш нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани забони давлатӣ мебошад.

Ҳамин тариқ, аз нигоҳи таърихӣ сиёсӣ сиёсати забонӣ дар шароити тағйирпазири ҷомеа паҳлуҳои муҳталиф дошта, барои пуштибонӣ аз забони давлатӣ, рушд ва тақомули забон дар алоқамандӣ бо мафқураи давлати демократии дунявӣ равона шудааст. Омӯхтану гиromӣ доштани таърихи сиёсии забони давлатӣ барои ҳар як шаҳрванди кишвари мо муҳиммияти ҳоса дорад.

Боби дуими диссертатсия - **“Ҳадафҳо ва самтҳои инқишофи сиёсати забонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон”** номгузори шудааст. Боби мазқур ба

¹Паёми табрикии Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муносибати Рузи забони давлатӣ (4 октябри соли 2016) [Матн] // Ҷумҳурият. – 2016. – 5 октябр. – №198

таҳлили амиқи масъала бахшида шуда, вазъи сиёсати забони давлатӣ дар ҷумҳури дар солҳои соҳибистиклолӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Параграфи якуми боби дуюми диссертатсия - **“Сиёсати давлатии забонӣ дар Тоҷикистон ва масъалаҳои технологияи сиёсии татбиқи онҳо”** ба таҳлили равандро ва падидаҳои муосири забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Аз таҳлили равандро муосири Тоҷикистон маълум мегардад, ки аввалин кӯшишҳои истиқлолиятҳои аз масъалаҳои забонӣ ва мустақкам намудани мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ ба миён омаданд. Дар параграфи мазкур оварда шудааст, ки сиёсати забон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои хоси худро дорад. Забони ҳар давлат инъикосгари хувияти миллат мебошад. Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, забони давлатии мо забоне мебошад, ки таърихи бою гании худро дорад. Давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ба масъалаҳои забон диққати хоса зоҳир менамояд. Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сиёсати забон дар ҷумҳури шаклу мазмуни дигар гирифта, ба рушди забон уфукҳои нави инкишофро таъмин намуд.

Масъалаи забон ҳамеша ба сиёсату давлатдорӣ дар робита қарор дошт, барои пешбурди сиёсати забон силсилаи қонуну қарорҳо, тадбирҳо амалӣ шуданд, кумита ва комиссияҳои қориву назоратӣ ташкил карда шудаанд. Заминаҳои бунёдии роҳи ташаккули сиёсати забон – боло рафтани ифтихори миллӣ, густариши андешаҳои зиёиёни пешқадам, қорқарди тадбирҳои стратегии давлатӣ, ташкили силсилаи қорабинҳои давлат оид ба таҳкими пояҳои иҷтимоӣ ва рушди забон, ҳамчунин роҳу василаҳои гуногуни ба амал баровардани ин тадбирҳо мебошанд.

Муҳимтарин санаде, ки дар асоси он вазъи ҳуқуқи забон эҷод гардида буд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забон мебошад, ки онро Иҷлосияи даҳуми Шурои Олии Тоҷикистон 22 июли соли 1989 қабул шуда буд. Дар Қонуни забон 8 бобу 37 модда мавқеи забони тоҷикӣ ва забонҳои дигар, ки дар қаламрави Тоҷикистон амал мекунанд, муайян карда шуда буданд. Қонун як забон – тоҷикиро забони давлатӣ эълон дошт. Чунончи дар моддаи 1 омада буд: «Забони давлатии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон забони тоҷикӣ (форсӣ) мебошад».¹ Тибқи он қорғузори мақомоти ҳокимият, идораҳои давлатӣ, қорхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои қамбиятӣ бояд бо забони давлатӣ сурат мегирифтанд.

Иқдоми навбатии давлат дар масъалаи забон тасдиқи Қоидаҳои имлои забони адабии ҳозираи тоҷик дар таҳрири нав гардид, ки он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 сентябри соли 1998, таҳти рақами 355 “Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қоидаҳои имлои забони адабии ҳозираи тоҷик” сурат гирифтааст.² Қарори мазкур бо лоихае, ки аз тарафи қормандони

¹ Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 [Матн] // Ведомостҳои Совети Олии РСС Тоҷикистон. – 1989. – №15. – моддаи 102.

² Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 сентябри соли 1998, № 355 “Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қоидаҳои имлои забони адабии ҳозираи тоҷик” [Маводи электронӣ] // Махзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”.

илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда, гурӯҳи кории таъсисдодаи Комиссияи татбиқи Қонуни забони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон онро тақмил дод, ҳукми қонунӣ бахшид.

Имлои забони тоҷикӣ, ки аз соли 1940 бо хати кириласос мавриди истифода қарор дорад, чанд маротиба тағйиру тақмил ёфтааст. Сабаби ҳар як тағйиру тақмил ин бо талаби рӯз мувофиқат накардани имло мебошад. Баъди тасдиқи тағйиру иловаҳои соли 1972 дар сиёсат ва раванди забон дигаргуниҳои зиёд ба амал омаданд. Хусусан, давраи бозсозӣ ва ошкорбаёнӣ барои ходимони матбуот имконият фароҳам овард, ки дар мавриди истифодаи имло озодии мутлақро ихтиёр кунанд. Дар натиҷа, дар имло ҳарчу марч ба вучуд омад. Агарчи қисми беназмиҳо дар заминаи худсарихоӣ ходимони матбуот руҳ дода бошад ҳам, қисми дигар, дар ҳақиқат, дар заминаи ба талаботи рӯз мувофиқат накардани қоидаҳо сар зад. Ин ҳолат зарурати таҷдиди назар қардани имлои онвақтаро ба миён овард. Ин буд, ки дар Институти забон ва адабиёт комиссияи махсуси имло таъсис дода шуд, ки ба ҳайати он олимони варзида дохил гардиданд. Комиссия баъди анҷоми таҳриру тақмил ва ворид қардани тағйирот имлоро барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд.

Маълум аст, ки ҳаёт мунтазам дар назди ҷомеаву давлат ва рӯҳҳои он вазифаҳои нав ба нав мегузорад. Ин буд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати қабули қонуни нави забонро ба миён гузошт, ки 3 октябри соли 2009 таҳти рақами 687 аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ гардида, 5 октябри соли 2009 таҳти рақами 553 аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид. Ин ҳуҷҷати муҳимми давлатиро, ки «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад, бояд қонуни қомилан нав ҳисобид. Қонуни мазкур, мисли пештара, на ба ҳамаи забонҳои роиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дорад, балки он вазъи ҳуқуқӣ ва истифодаи таъҳо забони тоҷикӣ (давлатӣ)-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд. Дар Қонуни мазкур, ба ҷузъ забони давлатӣ ва дар як маврид забонҳои бадахшонӣ (помирӣ)-ю ягнобӣ, дигар забонҳо ном бурда нашудаанд. Аз ҷумла моддае, ки дар Қонуни пештара нисбати забони русӣ вучуд дошт ва забони русиро «забони муоширати байни халқҳо дар ҳудуди Тоҷикистон» эълон медошт, тағйир ёфтааст.

Қонуни нав ба рушди забони давлатӣ дар қаламрави Тоҷикистон нигаронида шудааст. Он вазифаҳои асосии давлат ва ҷомеаро дар ин арса муайян месозад. Истифодаи васеи забони давлатӣ дар соҳаи технологияҳо, компютеркунонӣ, тақмили таълими забони давлатӣ дар гурӯҳҳои тоҷикию ғайритоҷикии мактабҳои миёнаву олӣ, тарбияи ифтихори миллӣ аз забони модарӣ, баланд бардоштани фарҳанги суҳанварӣ, таҳқиқи ҳамаҷонибаи таърих, қоидаву сохтори забони давлатӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим маҳсуб меёбанд.

Аз таҳлилох бармеояд, ки истиқлолият барои рушди фароғири забони тоҷикӣ дар мақоми забони давлатӣ имконоти мусоидро фароҳам овардааст. Маҳз дар ин давраи таърихи давлатдорӣ навин забони миллӣ ҳамчун неру ва омили муҳимми иттиҳоди миллату халқиятҳои сокини ҷумҳурӣ пазируфта ва шинохта шуд.

Параграфи дуҷуми ин боб “**Сиёсати забонӣ яке аз унсурҳои таркибии инкишофи иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонӣ**” ба таҳлили нақши забони давлатӣ дар ташаккули идеологияи миллӣ ва таъсири он ба ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ нигаронида шудааст.

Муллиф қайд менамояд, ки забон яке аз унсурҳои асосии таъсиррасон дар баланд бардоштани худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ мебошад. Идеологияи забонӣ бошад, низомест, ки дар он муносибати гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба забон, нақши он дар ҷомеа, муайян кардани мавқеи миллат ва давлат нигаронида шудааст. Бинобар ин, метавон гуфт, ки идеологияи забонӣ- маҳсули рушди таърихӣ иҷтимоию сиёсӣ дар ҷомеа мебошанд.

Бояд қайд намуд, ки забони тоҷикӣ ҳамчун омиле ташаккулдиҳандаи идеяи миллӣ муҳимияти хоса дорад. Ин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ нақши забони тоҷикиро барҷаста нишон медиҳанд. Маҳз дар партави ҳамин сиёсати миллӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ забони мо бо доштани имконоти зиёд дар асоси қолабҳои меъёрии суннатӣ ва равишҳои адабӣ дар ҷомеа чойгоҳи маҳсус пайдо хоҳад кард ва дар ташаккули идеяи миллии тоҷикон нақши муассире хоҳад гузошт. Истиқлолияти сиёсӣ барои рушди мибаъдаи забони тоҷикӣ шароити мусоид фароҳам овард. Забони тоҷикӣ бо қудрати нерӯӣ худ тавонист дар баланд бардоштани ҳисси худшиносии мардум, ҳифзи арзишҳои миллӣ нақши худро гузорад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ба масъалаҳои рушди устувори забони давлатӣ дар тамоми соҳаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ мунтазам таваҷҷуҳ зоҳир менамояд ва мақоми онро ҳимоя мекунад. Зеро маҳз забони давлатӣ дастовардҳо ва ҳастии моддӣ ва маънавии мардуми кишвари моро дар дохил ва хориҷи он муаррифӣ менамояд. Забони тоҷикӣ дар ташаккули маънавии мардум, ташаккули идеологияи миллӣ нақши бузург дорад. Дар марҳалаи имрӯзаи рушди забони тоҷикӣ дар мақоми забони давлатӣ ба як қатор масъалаҳо бояд бештар таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш ба муносибати рӯзи забон як қатор масъалаҳоеро баррасӣ намудаанд, ки қобили қайд аст. Аз қабиле таҳқиқи фароғири лаҳҷаҳои гуногуни забони тоҷикӣ, истифода аз захираи луғату истилоҳоти ҳамзабонон, масъалаи забони меъёр ва ҳусни баён, татбиқи қонуни забон.¹

Забони тоҷикӣ ва ҳамзамон рушди пайвасти он дар мақоми забони давлатӣ муҳимтарин рамзи истиқлолияти давлатӣ ва сиёсӣ мо ба ҳисоб меравад. Забони миллӣ яке аз рӯкҳои асосии давлатдорӣ буда, дар пойдорӣ ва таҳқими давлати миллӣ мақом ва нақши муҳим дорад ва ба ҳамин далел забони миллат бунёд ва пояи давлати миллӣ маҳсуб мешавад.

¹ Раҳмон, Э. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забон (22 июли соли 2008) [Маводи электронӣ] / Э. Раҳмон. // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низомии дастрас: <http://www.president.tj/node/3075>.

Параграфи сеюми боби дуоми диссертатсия - “Мақом ва нақши Истиқлоли сиёсӣ таҳкими сиёсати давлатии забонӣ дар Тоҷикистон: дарёфти роҳу воситаҳои зиддиятҳо ва муқовиматҳои эҳтимоли” мебошад.

Дар параграфи мазкур муаллиф қайд менамояд, ки волотарин дастоварди сиёсӣ дар таърихи Тоҷикистони навин соҳиб шудан ба истиқлолияти давлатӣ мебошад. Дар давраи муқовиматҳои дохилии шади сиёсӣ Иҷлосияи дувуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) 24 августи соли 1990 Эълонномаи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд. Соҳибистиқлолие, ки дар ин санади таърихӣ эълон шуда буд, ҳанӯз “соҳибистиқлолӣ дар доираи салоҳияти Иттиҳоди Шӯравӣ” маҳсуб мешуд, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави худ ҳамаи масъалаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ, ба истиснои масъалаҳои, ки ихтиёран ба салоҳияти Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ дода мешуданд, мустақилона ҳал мекард. Ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ барои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷумҳуриҳои иттифоқии он як давраи инкишофи ғайриҷашмдошти таърихӣ буд. Воқеан, падида ва ҳодисаҳои сиёсӣ ончунон босуръат тағйир меёфтанд, ки ҳатто баъзе роҳбарони мақоми аввали ин ҷумҳуриҳо аз дарки дурусти моҳияту паёмҳои ин раванд очиз монда буданд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як давлати соҳибистиқлол имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ рушд намуда истодааст. Дар ин замина, ҳифзи арзишҳои миллӣ бисёр муҳим мебошад. Хусусияти Тоҷикистон дар он аст, ки минтақаҳои танзими гурӯҳҳои этникӣ бо сарҳадҳои давлатӣ мувофиқ нестанд. Тоҷикон, Тоҷикистон ва Тоҷикистониён дар саросари ҷаҳон ва тамаддунҳои мухталиф қарор доранд ва танҳо таносуби дурусти сиёсат дар саросари ҷаҳон сулҳ, субот ва рушди устуворро таъмин хоҳад кард. Самти сиёсии яке аз гурӯҳҳои этникӣ ва динӣ, ба монанди ғочия, ба мисли он, ки дар аввали солҳои 90-ум пайдо шуда буд, ҳангоми кӯшиши хароб кардани табиати дунявии давлат сурат гирифт. Бинобар ин, зарурати муҳимтарини устувори геополитикии минтақаи сарҳадӣ ва мақоми геополитикии Тоҷикистон - татбиқи тавозуни сиёсат, мувофиқат ва ваҳдат бо номи сулҳ, субот ва рушд мебошад.¹

Бояд таъкид кард, ки манфиатҳои рушди комилхуқуқи тоҷикон ба рушди комилхуқуқи миллӣ дар дигар қавмҳои этникӣ муҳолифат намекунад. Масалан, ҳамаи муваффақиятҳо дар тӯли солҳои истиқлолият дар омӯзиш ва таҳияи забонҳои бадахшонӣ, ки аз ҷониби Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон дастгирӣ мешаванд, албатта, боиси ифтихор аст. Аммо яққол бо ин мушкилоти сиёсати забонӣ вучуд доранд, ки то ҳол ҳалли ҳудро наёфтаанд ва инъикоси амиқро талаб мекунанд. Масъалаи забон дар Тоҷикистон бо фаъолияти забонҳои тоҷикон, қирғизӣ, шугнонӣ, русонӣ, вахонӣ, ишқошимӣ ва забони язғуломӣ алоқаманд аст. Баъзе забонҳои бадахшонӣ аллақай дар китоби сурх дохил шудаанд, ки дар бунбасти нобудӣ қарор доранд ва дар ҳалли ин масъала ва нигоҳдории ин забонҳо барои наслҳои оянда бисёр зарур аст.

¹ Махмадов, А. Н. Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика [Текст] / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе: Имперал-групп, 2016. – 84 с.

Ҳамин тарик, дар диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоти илмии гузаронидашуда чамъбаст гардида, хулосаҳо ва тавсеаҳои рушди забони давлатӣ ва ташаккули сиёсати забон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

ХУЛОСА

I.Натиҷаҳои асосии илми диссертатсия

Дар раванди таҳқиқоти илмӣ муайян гардид, ки равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ ва таъсири омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва идеологӣ хусусиятҳои полиэтникии ва гуногунзабонии аксари давлатҳои оламро боз ҳам қавитар намуда истодаанд. Дар ҷунин шароит пешбурди сиёсати оқилонаи забонӣ зарурати давру замон буда, танҳо ба воситаи он метавон симои фарҳангию маънавии миллатро ҳифз намуд. Сиёсати забонӣ унсури таркибӣ ва яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати миллии ҳар як кишвар ба шумор рафта, дар рушди инкишоф ва мустаҳкамнамоеи муносибатҳои дохилӣ ва вазъияти забонӣ нақши муҳим дорад. Вобаста ба ин, ҷиҳатҳои зеринро дар шакли хулосаи таҳқиқоти илмӣ пешниҳод намудан аҳамиятнок аст:

1. Сиёсати забонӣ имкон медиҳад, ки меъёрҳои ризоияти миллию ҷамъиятӣ, яқрангии иҷтимоӣ, таҳаммулпазирии этники аз байн бурдани шиддати этнопولитики дар амал татбиқ карда шаванд. Сиёсати забонӣ барои мамлакатҳои, ки ба тозагӣ истиқлолияти сиёсӣ ба даст овардаанд, хеле аҳамиятнок буда, дар раванди сохтмони давлатӣ ва таҳкими давлатдорӣ милли нақши меҳвариро иҷро менамояд.

Омузиш ва таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни сиёсати забонӣ тӯли се даҳсолаи охир аз ҷониби сиёсатшиносону ҷомеашиносон ба таври ғаёб амалӣ гардида истодааст. Дар таҳқиқоти олимони мазкур дар раванди баррасии сиёсати забонӣ ба категорияҳои «сиёсати забонӣ», «банақшагирии забонӣ» ва «сохтмони забонӣ» диққати аввалиндарача дода шудааст. Дар анъанаҳои мактабҳои илмии Ғарб дар аксар маврид ба ҷойи мафҳуми «сиёсати забонӣ» мафҳуми «банақшагирии забонӣ» мавриди истифода мебошад. Дар раванди баррасии масъалаҳои забонӣ мафҳуми банақшагирии забонӣ ҳамаҷониба ташаккул ёфта, аз ҷониби муҳаққиқони зиёд ҷонибдорӣ меёбад. Дар аксар маврид ҷонибдорони ин ҷараён банақшагирии забониро раванди дар амал татбиқ намудани сиёсати забонӣ муаррифӣ намудаанд.

Сиёсати забонӣ – маҷмӯи принципҳои идеологӣ ва тадбирҳои амалӣ доир ба ҳалли мушкилоти забонӣ дар ҷомеа ё давлат мебошад. Сиёсати забонӣ қисми сиёсати милли буда, бо таъсири муассири ҷомеа бо забон алоқаманд аст. Сиёсати забонӣ – маҷмӯи тадбирҳои андешидаи давлат, ҳизб, синф, гурӯҳҳои ҷамъиятӣ дар самти тағйир ё ҳифзи тақсимооти мавҷудаи вазифавии забонҳо ва зернизомиҳои забонӣ барои қабули чораҳои нав ё ҳифзи низоми истифодашуда мебошад. [1–М].

Амалӣ гардидани сиёсати забонӣ ва ба роҳ мондани идоракунии давлатӣ дар соҳаи забон дар аксар маврид бо ислоҳоти забон робитаи ногусастанӣ дорад. Ислоҳоти забон ҳарчанд барои беҳтар намудани мақоми забони расмӣ нигаронида шуда бошад ҳам, баъзан вақт ин гуна сиёсат натиҷаҳои дилхоҳ

намедихад ва бар зарари худи забон анчом мепазирад. Дар раванди амалишавии сиёсати забонӣ ва махсусан, анчом додани ислоҳоти забон бояд паёмдҳои он ба инобат гирифта шаванд. Мувофиқи мақсад мебуд, агар ислоҳотчиёни ин соҳа қабл аз оғози ислоҳоти забон тағйиротҳои ояндаро аввал дар қолаби манфиатҳои миллӣ ҷойгир намуда, муҳолифат ва мувофиқати онро муайян менамуданд. Ҳар як ислоҳоти забонӣ дар заминаи стратегияи махсуси давлатӣ, ки дар заминаи сиёсати забонӣ амалӣ карда мешавад, роҳандозӣ мегардад. Аз ин рӯ, стратегияҳои сиёсати забонӣ низ ба таври мухталиф зоҳир гардида, ҳар яки он хусусиятҳои хоси худро доро мебошад. Айни замон стратегияи прагматикӣ, протексионӣ ва миллӣ мавҷуданд, ки давлатҳои гуногун вобаста ба хусусиятҳои этниқию фарҳангии ҷомеа ин ё он стратегияро интихоб намуда, истифода мекунанд. [3–М].

Дар раванди омӯзиши сиёсати забонӣ ба инобат гирифтани навъҳои мухталифи онҳо хеле зарур аст. Зеро сиёсати забонӣ дар ҳар як мамлакат бо таъсири омилҳои гуногун ташаккул меёбад ва тарзи зоҳиршавии он, мазмуну мундариҷаи он ва ҳатто самаранокии дар амал татбиқ гардидани он низ аз омилҳои мазкур вобастагии калон доранд. Дар робита, ба хусусиятҳои сиёсати забонӣ чунин нишонаҳои онро ёдоварӣ намудан мумкин аст: сиёсати забонӣ қисми таркибии сиёсати давлатӣ мебошад, ки он ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷии давлат зоҳир мегардад; сиёсати забонии давлат барномаи расмӣ давлатие мебошад, ки мақсади он нигоҳ доштан ва ташаккул додани ваҳдати миллӣ ва таҳкими давлатдорӣ миллӣ мебошад; сиёсати забонӣ воситаи муҳими таъмини амнияти миллӣ мебошад, ки онро дар дохили мамлакат барои пешгирӣ намудани низоъҳои этниқию этнопولитикӣ ва дар хориҷи мамлакат барои ҷимояи манфиатҳои миллӣ истифода мекунанд; пешбурди сиёсати забонӣ хусусияти умумимиллӣ дорад ва он яке аз нишонаҳои давлатдорӣ миллӣ ва соҳибхотии мамлакат доништа мешавад; истифодаи ин ё он амсилаи сиёсати забонӣ аз рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа вобаста мебошад; хусусиятҳои сиёсати забонӣ аз вазъияти забонии мамлакат, афзалиятҳои сиёсати миллӣ ва сиёсати пешгирӣтаи Ҳукумат вобаста мебошад.

Сиёсати забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои хосаи худро доро мебошад. Забони тоҷикӣ дар марҳилаи нави муносибатҳои иҷтимоӣ дар мақоми забони давлатӣ дар таҳкими давлату давлатдорӣ миллӣ ва таъмини рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим дорад. Ин забон дар муносибатҳои расмӣ шифоҳӣ ва ҳаттӣ, дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти Қонунгузор, иҷроия, судӣ, дар соҳаҳои илму маориф, техника, технология, фарҳанг, воситаҳои ахбори омма, иттилоот ва дигар бахшҳои коммуникатсия ба кор меравад. Масъалаи забон ҳамеша ба сиёсати давлатдорӣ дар робита қарор дошт, барои пешбурди сиёсати забон силсилаи Қонуни қарорҳо, тадбирҳои андешида шудаанд, кумита ва комиссияҳои кориву назоратӣ ташкил карда шудаанд. Заминаҳои бунёдии роҳи ташаккули сиёсати забон – боло гирифтани ифтихори миллӣ, бархӯрди андешаҳои зиёиёни пешқадам, қарқарди тадбирҳои стратегияи давлатӣ, ташкили силсилаи ҷорабиниҳои давлат

оид ба таҳкими пояҳои иҷтимоӣ ва рушди забон, ҳамчунин роҳу василаҳои гуногуни ба амал баровардани ин тадбирҳо мебошад. [2–М].

Истиқлолияти сиёсӣ барои рушди доираи қорбурди забони давлатӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа имконияти мусоид фароҳам овардааст. Сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавре ба роҳ монда шудааст, ки дар амали намудани он ҳамаи сокинони кишварро лозим аст, ки якҷоя қўшиш намоянд. Дар ин қор саҳми воситаҳои ахбори омма бояд назаррас бошад ва масъулони он ба покизагии забон бештар тавачҷуҳ зоҳир намоянд, зеро воситаҳои ахбори омма оинаи забони милли маҳсуб меёбанд. Забон муҳимтарин унсӯри муайянкунандаи ҳастии ҳар миллат аст. Бинобар ин, саъю талош барои эҳёи рушд ва қорбасти забони милли ба ҳайси забони давлатӣ ва ҳатмӣ гардонидани риояи он дар тамоми ташкилоту муассисаҳои кишвар як амри қомилан қонунӣ ва ниҳоят муҳим мебошад. Чуноне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид медоранд, «забон хишти аввалини қохи миллат аст. Таърих гувоҳ аст, ки агар забони милли аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд тафакқури милли худро аз даст дода, оқибат завоҷ меёбад»¹. Аз ин рӯ, вазифаи ҳар фарди қорангу номус ҳифзу эҳтиром ва қиромӣ доштани забони давлатӣ аст. Зеро бузургтарин вазифаи ҳар фарди худогоҳу ватандӯст, ки ба фарҳангу забони худ эҳтиром мегузорад, поку беолоиш нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани забони тоҷикӣ мебошад.

Бояд дар назар дошт, ки Истиқлолияти сиёсӣ давлатии мо дар шароити ҷаҳонишавӣ рушд намуда истодааст. Аз ин рӯ, ҳимояи ҳамаҷонибаи истиқлолияти сиёсӣ ва забони давлатӣ муҳимияти маҳсус дорад. Бояд ёдовар шуд, ки ҷаҳонишавӣ раванди ҳамқироеи фарҳангу тамаддунҳо, бо ҳам омехта гардидани арзишҳои умуминсонӣ мебошад. Дар замони ҷаҳонишавӣ ва пешрафти бесоҷикаи илму техникаву технологияҳо яке аз роҳҳои ганӣ гардонидани забони илм ва иттилооти илмӣ тарҷумаи осори илмӣ аз забонҳои қоричӣ ба забони тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Бо пайравӣ аз таҷрибаи кишварҳои дигар, ки муддатҳо пеш ин марҳаларо гузаштаанд, тарҷумаи осори илмии олимони қоричӣ бояд дар сатҳи қоранди илмӣ ва бо ҷалби мутахассисони варзидаи риштаи забон сурат қирад. Мо ҳеҷ гоҳ иқтидору имқоноти забонамонро дар мақоми забони илм набояд ноқида қирем ва онро қорарзиш шуморем. Забони милли мо тавоноии забони илмро, қоронки аз аҳди Сомониён ва минбаъд дошта буд, ҳоло низ аз қорин имқонот барқурдор мебошад. Доқишгоҳҳо ва марқазҳои илмӣ дар роҳи тақлиғи забони илм дар кишвар бояд фаълтар бошанд ва дар ин қор саҳми бевосита гузоранд.

Забон бузургтарин омил рушди инсон дар ҷомеа мебошад, ки миллату халқиятқоро бо ҳусусиятҳои ҳосашон бо ҳамдигар муаррифӣ менамояд. Асоситарин вазифаи забон ин муоширату муносибати инсонҳо мебошад. Ҳар як давраи таърихӣ ҳусусиятҳои маҳсуси худро дорад, ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти

¹ Паёми тақриқи Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2016) [Матн]. // Ҷумҳурият. – 2016. – 5 октябр. – №198

ичтимоию сиёсӣ таъсир мерасонад. Забони тоҷикӣ низ ҳамчун чузъи ҷудонопазири ҳаёти иҷтимоӣ марҳилаҳои гуногуни рушдро аз сар гузаронидааст. Ҳар яке аз ин марҳилаҳои таърихӣ махсусиятҳои худро доро мебошанд ва таҳлилу омӯзиши онҳо аҳамияти бисёр муҳим доранд.

Таҷрибаи таърихӣ собит сохтааст, ки ҳар як миллат ва давлати миллии бо доштани забони миллии худ устувор ва пойдор менамояд. Дар таърих мардумоне, ки аз худ осор ва тамаддуни бузург ба мерос гузоштанд, кам нестанд. Аммо бештари ин мардумони соҳибтамаддун ва соҳибдавлат имрӯз бо номи қавму миллии хеш дигар вучуд надоранд ва ба иллати аз даст додани рӯҳи миллии хеш, яъне, забони модарӣ аз саҳифаҳои таърих хорич шудаанд. Аз ин воқеияти таърих метавон чунин хулоса кард, ки маҳви забон дер ё зуд сабабгори маҳви миллиатҳо ва мардумони соҳибзабон мегардад. Ин панди таърих дар замони муосир бо хатарҳои раванди ҷаҳонишавӣ барои аксарияти миллиатҳо ва халқиятҳои хурду бузурги сайёра низ омӯзанда мебошад. Бинобар ин, ҳар як давлат дар дифои арзишҳои миллии, ба хусус забон масъулияти волои таърихӣ дорад. [4–М].

Воқеан, хувияти миллии, фарҳанг ва ойину суннатҳои мардуми бостонии мо дар ҳама давру замонҳо тавассути забон ҳифз мегардад. Забон инчунин, воситаи муқтадири сарҷамъии миллат ва ҳамаи онҳост, ки дар гӯшаҳои гуногуни олам ҳастии ин сарвати бебаҳоро пос медоранд. Таърих бисёр мисолҳоро медонад, ки дар баробари аз байн рафтани забон миллат низ аз байн меравад. Яъне, бақои забон бақои миллат ва фанои забон фанои миллат аст. Раванди ҷаҳонишавӣ ба мероси маънавии халқу миллиатҳо таҳдид карда истодааст. Ягона роҳи ҳифзи ин мерос талоши ҳарчи бештар мустаҳкам намудани пояҳои муқаддасоти миллии, ки забони давлатӣ яке аз он шохсутунҳои муқаддасоти миллии ба ҳисоб меравад. Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои даврони истиқлолият дар шароити давлатдорӣ навин барои рушди забони миллии дар мақоми забони давлатӣ аз тамоми шароити имконот истифода менамояд. Рушди забони давлатӣ, ки ҳамчун муқаддасоти миллии мо пазируфта шудааст, аз вазифаҳои бисёр муҳими давлат барои ҳифзи арзишҳои волои миллии доништа мешавад. [5–М].

Ҳамин тариқ, сиёсати забонӣ маҷмуи чорабиниҳои мебошад, ки барои нигоҳ доштан ва ё тағйир додани вазъияти забонӣ равона шудааст. Дар заминаи омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмӣ вобаста ба хусусиятҳои сиёсати забонӣ чунин нишонаҳои онро ёдоварӣ намудан мумкин аст: сиёсати забонӣ қисми таркибии сиёсати давлатӣ мебошад, ки он ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷии давлат зоҳир мегардад; сиёсати забонии давлат барномаи расмии давлатие мебошад, ки мақсади он нигоҳ доштан ва ташаккул додани ваҳдати миллии ва таҳкими давлатдорӣ миллии мебошад; сиёсати забонӣ воситаи муҳими таъмини амнияти миллии мебошад, ки онро дар дохили мамлакат барои пешгирии намудани низоъҳои этниқию этнополитикӣ ва дар хориҷи мамлакат барои ҳимояи манфиатҳои миллии истифода менамоянд; пешбурди сиёсати забонӣ характери умумимиллии дорад ва он яке аз нишонаҳои давлатдорӣ миллии ва соҳибхитӣрии мамлакат доништа мешавад; истифодаи ин ё он модели

сиёсати забонӣ аз рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа вобаста мебошад; хусусиятҳои сиёсати забонӣ аз вазъияти забонии мамлакат, афзалиятҳои сиёсати миллӣ ва сиёсати пешгирифтаи ҳукумат вобаста мебошад. [6–М].

Сиёсати забони давлатӣ ин сиёсате мебошад, ки барои пуштибонӣ аз забони давлатӣ, рушд ва тақомули забон дар алоқамандӣ бо идеологияи давлатӣ ба роҳ монда шудааст. Омӯхтану аз худ намудани таърихи сиёсии забони тоҷикӣ барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон басо аҳамиятнок мебошад. Зеро бе донишдани таърихи тамаддуни забон рушди минбаъдаи он ғайриимкон аст. Чуноне ки зикр намудем, Истиқлолияти сиёсӣ барои рушди мибаъдаи забони тоҷикӣ шароити мусоид фароҳам овард. Пас, забон асоси рушду нумуи сиёсати замони соҳибистиқлолӣ ва дурнамои пешрафти миллати тоҷик мебошад. [7–М].

II. Таъсияҳо оид ба истифодаи амалии нагичаҳо

Дар марҳалаи имрӯзаи рушди забони тоҷикӣ дар мақоми забони давлатӣ, ба андешаи мо, ба масъалаҳои зерин бояд таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад:

1. Таҳқиқи фарогири лаҳҷаҳои гуногуни забони тоҷикӣ. Маълум аст, лаҳҷаҳо яке аз муҳимтарин манбаъҳои тақмили забон буда, адибони гузашта ва муосири мо ҳамеша бо истифода аз захираҳои ин ганҷина луғату истилоҳоти фаровонро ба забони меъёр ворид кардаанд. Аз ин рӯ, забоншиносон ва лаҳҷашиносон бояд ин сарчашмаи бебаҳоро мавриди омӯзишу баррасии ҷиддӣ қарор диҳанд ва забони адабиро аз ҳисоби дурдонаҳои он тақмил диҳанд ва ғанӣ гардонанд.

Солҳои бистуми асри гузашта, яъне, дар шароити барои халқи тоҷик ва забони модарии он басо ҳассосу тақдирсоз забони мо расман номи «забони тоҷикӣ»-ро соҳиб шуд ва яке аз далелҳои ҷиддии ташкил ёфтани давлати миллиамон гардид.

Бинобар ин, барои омӯзишу таҳқиқи таърихи забонамон муҳаққиқонро зарур аст, ки ҳарчи бештар талош намуда, чиҳати омода кардани мутахассисони таърихи забон, баҳусус, донандагони забонҳои қадима, ки имрӯз ангуштшумор мебошанд, инчунин, шевашиносону хатшиносон чораҷӯӣ намоянд, то ки дар асоси калимаву ибораҳои зебову шеваи бостонӣ нуқсу камбудии забони имрӯзаамонро бартараф сохта, онро боз ҳам ғанӣ гардонем.

2. Истифода аз захираи луғату истилоҳоти фалсафӣ сиёсии ҳамзабонон. Додуғирифтӣ калима ва истилоҳоти нав дар байни кишварҳои ҳамзабон ҳамеша як амали маъмулӣ ва амри воқеӣ будааст. Вале дар ҷараёни ҳама гуна робитаҳои забонӣ бояд хусусиятҳои хоси забони тоҷикӣ ва оҳангу савтиёти таърихиву суннати он нигоҳ дошта шаванд.

Дар замони пешрафти бесобиқаи илму техника таҳияи истилоҳ ё истилоҳсозӣ ба сифати омили тавонбахши забон дар ҷомеаи мо аҳамияти муҳимро пайдо кардааст. Ба вучуд овардани забони илм бе таҳияву танзими истилоҳоти соҳаҳои мухталифи илм ва то ҳадди забони меъёр тақмилу сайқал додани он ғайриимкон аст.

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки барои тавсеаи доираи калимасозии мавзӯӣ, аз қабилӣ истилоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра аз имкониятҳои забони модарӣ ҳамаҷониба истифода карда шавад.

Бо мақсади ҳифзи асолати забон ҳангоми истифодаи истилоҳот бояд ҳам зарфияти унсурҳои пайдори забони давлатӣ ва ҳам иқтибосгирии оқилонаву санҷида ба таври мутавозин дар мадди назар бошад.

3. Масъалаи забони меъёр ва ҳусни баён. Забони адабии тоҷикии муосир имрӯз кори бештареро дар таҳияи меъёри ягонаи мақбул тақозо дорад. Ҳар кас дар баёни матлаб вобаста ба завқу салиқа ва донишу огоҳии худ амал карда, гоҳе калимаю истилоҳоти аз нигоҳи дастури забон ғалат ва дурушту нохушояндро истифода мебарад.

Дар воситаҳои ахбори омма, махсусан, дар баъзе рӯзномаҳои ғайридавлатӣ, вайрон кардани талаботи имлои забони тоҷикӣ, чунончи бо аломати сакта навиштани аввали калимаҳо, ба талаффузи арабӣ тобеъ кардани имло ба риояи хусусияти савтии талаффузи забони модарии мо хеле ривоч ёфтааст. Истифодаи бемавриди калимаву ибороти забонҳои бегона фаровон ба мушоҳида мерасад. Бинобар ин, зарур аст, ки ба масъалаи ҳусни баён ва покиза нигоҳ доштани забони модарӣ аҳаммияти ҷиддӣ дода шавад. Дар ҳамаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олий омӯзиши забони адабиёти классикиву муосир ба роҳ бояд монд. Омӯзиши забонҳои хориҷӣ - англисӣ, русӣ, арабӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, чинӣ ва забонҳои дигар низ дар заминаи забони тоҷикӣ бояд амалӣ гардад.

4. Тоҷикистон аз қадим макони густариши забонҳои форсӣ буда, ҳамчун осорхонаи зинда ва озмоишгоҳи бебаҳои таърихи забонҳои форсӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ин ганҷинаи таърих низ мавриди омӯзиши ҳамаҷониба бояд қарор дода шавад. Боиси сарфарозиву ифтихори мо - ворисон аст, ки забони тоҷикӣ то ба имрӯз ба шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои бедарег ва қорнамоиҳои беназири фарзандони фарзонаи халқи тоҷик аз Исмоили Сомонию устод Рӯдакӣ то устод Айниву Бобочон Ғафуров ба ҳамон гунаи асилу ноб, бо ганҷинаи ғаниву рангини калимаву истилоҳот ва таъбиру таркиботи зебову дилҷасп то ба рӯзгори мо расидааст.

5. Татбиқи Қонуни забон. Дар масъалаи татбиқи Қонуни забон ҳанӯз ҳам норасоӣҳо мавҷуданд. Пеш аз ҳама, қорхона ва муассисаҳои хурду калони мамлакат, сарфи назар аз шакли моликият вазифадоранд, ки муқаррароти ин Қонунро пурра иҷро кунанд. Дар хотир бояд дошт, ки эҳтироми мо ба забони давлатӣ аз сатҳ ва сифати риояву иҷрои ин Қонун маълум мегардад.

Қонун «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи ҳуқуқӣ ва доираи истифодаи забонро муайян карда, дурнамои рушди онро дар заминаи истиқлоли давлатӣ - дар шароити дигаргуниҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба танзим медарорад.

Яъне, тавассути ин Қонун забони тоҷикӣ ҳамчун забони сиёсату Қонунгузорӣ ва қоргузориву муошират эътироф гардид. Бо вучуди ин, вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар вазифадоранд, ки иҷрои ҳатмии талаботи

Қонуни мазкурро дар ҳамаи соҳаҳо таъмин карда, барои риояи меъёрҳои он ва рушди бемайлони ин забони шоирона талош варзанд.

Мо бояд барои устувор гардонидани забони давлатиамон мунтазам саъю талош намоем, чиҳати ғаниву рангоранг сохтани фонди луғавии он кӯшиш кунем, мақоми забони давлатиро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат баланд бардорем. Омӯхтану дониستاني ин забони ширину шоирона ва ғамхорӣ барои рушд ёфтани фарогир шудани он қарзи ҳар як фарди соҳибмаърифату бонангу номуси миллат ва тамоми соҳибзабонон мебошад.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки бар асари назорати нокифоя аз тарафи мақоми назораткунандаи татбиқи Қонун талабот ва муқаррароти он аз ҷониби баъзе вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳанӯз ҳам пурра амалӣ нагардида, дар ин самт як силсила мушкилоте боқӣ мондаанд, ки бояд ҳал карда шаванд.

6. Масъалаи ба пояи забони илми муосир расонидани забони тоҷикӣ аз ҷумлаи муҳимтарин масъалаҳоест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанрониҳои хеш борҳо таъкид намудаанд. Дар замони мо тавоноиву қудрати ҳар забон дар баёни матолиби илмӣ ва ифодаи комили мафҳуму истилоҳоти илмҳои гуногун зоҳир мешавад ва бақову идомаи он низ ба доираи истифода ва қорбурдаш дар илм вобаста аст. Муҳаққиқонро лозим аст, ки барои ҳамқадами замон шудани забони давлатӣ ва бар пояи забони илм рушд кардани он дастҷамъона кӯшиш намоянд.

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд ва таълифи рисолаҳои илмӣ ба забони тоҷикӣ дар ҳамаи соҳаҳои илм ба роҳ монда шуд, ки ин яке аз ҷанбаҳои муҳими сиёсати забонӣ дар кишвар мебошад. Таъсиси Муассисаи давлатии “Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” воқеан як рӯйдоди фараҳбахш дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии кишвар буда, дорои аҳаммияти сиёсӣ мебошад¹.

Масъалаи дигаре, ки имрӯз дар атрофи он баҳсу мунозираҳо бархостаанд, мавзӯи бозгашт ба алифбои арабиасос, яъне, алифбои ниёгон аст. Ба ҳамагон маълум аст, ки хатти арабиасоси мо таърихи беш аз ҳазорсола дорад. Бештари мардумон гумон мекунанд, ки мо хатти ниёгони худро аз арабҳо мерос гирифта бошем, вале ин тавр нест, гузаштагони мо дар шаклириии ин хат саҳми босазое доштаанд. Онҳо дар асоси ниёзҳои забонии худ алифбои мехӣ- бобоиро падида оварданд. Бе дониستاني таърих ва ҳазинаи бузурги фарҳангии мардуми форсизабон, ки бо алифбои ниёгон навишта шудааст, фарҳангу тамаддуни гузаштаи ҳешро азхуд кардан мушкил аст. Дониستاني ин хат барои

¹ Розикзода, А. Таъсиси Комиссияи олии аттестатсионӣ яке аз талаботҳои Истиқлолияти давлатист (27 ноябри соли 2017) [Маводи электронӣ] / А. Розикзода. // Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон “Ховар”. – Низомии дастрас: <https://khovar.tj/2017/11/tasisi-komissiyai-olii-attestatstion-yake-az-talabot-oi-isti-loliyati-davlatist-raisi-in-komissi-abdul-akim-rozi-zoda-ba-a-li-shaku-shub-a-posuh-meg-yad/>

забоншиносон, адабиётшиносон, таърихшиносон, файласуфон ва мутахассисони дигар илмҳои иҷтимоӣ бисёр муҳим мебошад.

Имрӯз дар кишвари мо барои омӯхтани хатти ниёгон ягон мамониат вучуд надорад. Ҳамзамон бояд гуфт, ки онҳое, ки ҷонибдори якбора ба хатти арабӣ мубаддал сохтани хатти кириллӣ ҳастанд, мушкилоти воқеӣ ва марҳалаи таърихро ба инобат намегиранд. Гузашта аз ин, ба назар чунин мерасад, ки ин баҳс аз ҷониби баъзе доираҳои ҳавасманди хоричӣ ва дохилӣ бе ягон зарурат ба таври сунъӣ дар ҷомеаи мо барангехта мешавад. Бидуни шак, ин боз як кӯшиши тафриқаандозӣ дар байни зиёиёни мо мебошад.

Мо, ки ҳанӯз як маротиба оқибати ноговори чунин баҳсҳои бевунёди зиёновар ва тафриқаандозиро аз сар гузаронида будем, бояд сари ин масъала чиддӣ андеша намоем ва фирефтаи дасисабозиҳои нав нагардем.

Ҳамин тавр, истиклолияти сиёсӣ тақони чиддӣ барои тағйири системаи алифбоии забон муҳайё намуд, ки бисёриҳо онро ҳамчун аслиҳаи гайришӯравикунонӣ ва чун воситаи фардӣ ё «миллатсозӣ» қабул намуданд. Чунин ҳолат бештар дар ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Ўзбекистон ва Туркменистон ба амал омад. Баръакси ин, дар Қазоқистон ва Қирғизистон масъалаи тағйири алифбо бештар мавриди баҳси нишасту маҳфилҳои илмӣ ва шахсиятҳои алоҳида қарор гирифт. Ҳамин тариқ, Тоҷикистон ягонаи кишвар дар Осиёи Марказӣ мебошад, ки баъди ба даст овардани истиклолият бо роҳи тағйири иловаҳои алифбои кириллӣ масъалаи мазкурро дар амал ҷорӣ намудааст.

Яке аз масъалаҳои муҳими дигар дар инкишофи забон ин компютерӣ кардани забони тоҷикӣ мебошад. Зери ин мафҳум, пеш аз ҳама, ба вучуд овардани фазои ягонаи компютерӣ ва ба низом даровардани коргузори расмӣ идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ дар асоси истифодаи василаҳои техникаӣ мебошад.

Бештари мафҳумҳои наво, ки ба таркиби луғавии забони модарии мо роҳ меёбанд, натиҷаи пешрафту дигаргуниҳои ҷаҳони имрӯза мебошанд. Ба ибораи дигар, раванди ҷаҳоншиавӣ, пешрафти босуръати илму техника, аз ҷумла технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, фаёл гардидани шабакаҳои иҷтимоӣ, инчунин, бархӯрди фарҳангу тамаддунҳо дар замони муосир ба забони давлатӣ низ таъсир мегузорад ва дар роҳи рушди табиӣ он монеаҳои сунъӣ эҷод мекунад.

Бинобар ин, зарурат ба миён омадааст, ки милликунони забони технологияҳои навин дар кишвар дар меҳвари тавачҷуҳи сохтору мақомоти марбута қарор дошта бошад.

Масалан, таъсири манфии ихтилофи баъзе бандҳои Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки муайянкунандаи шакли хаттии забон мебошанд, дар таҳияи барномаи компютерӣ «Санҷиши дурустнависи калимаҳои тоҷикӣ» ба мушоҳида мерасад ва ин мушкилот то имрӯз ҳаллу фасл нашудааст.

Имрӯз мо дар садаи XXI зиндагӣ дорем ва ба вучуд овардани ин низом талаби замони муосир аст. Аз тарафи дигар, тарғиби забони давлатӣ ба воситаи расонаҳои иттилоотии компютерӣ яке аз омилҳои асосии густариши забони тоҷикӣ мебошад. Барои ба вучуд овардани низоме, ки ба талаботи даврони

истиклол ва рушду тавсеаи забони давлатӣ мусоидат намояд, дар марҳалаи аввал бояд ба ҳалли ду масъала кӯшиш намуд. Ин ду масъала ба ҳамаи компютерҳо насб кардани сафҳакалиди (клавиатураи) тоҷикӣ ва таъмин намудани компютерҳо бо вироишгари матнҳои тоҷикӣ мебошанд.

Яке аз мушкилот дар иҷрои муқаррароти Қонуни забон ба масъалаи эълону реклама, лавҳаю овезаҳо, номгузории муассисаҳо, нуктаҳои савдо ва марказҳои хизматрасонӣ марбут аст. Дар баъзе мавридҳо навиштаҷоти рекламаи ороиши берунӣ ва дигар лавҳаю овезаҳо бар хилофи Қонун «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия мешавад, ки ин як навъ Қонуншиканӣ мебошад. Имрӯзо дар кӯчаву хиббонҳои пойтахт ва шаҳру ноҳияҳо номҳои фаровони хоричӣ, ки ба Қонунгузории мо муҳолифатдоранд, ба мушоҳида мерасанд. Номгузори ба забонҳои хоричӣ беэҳтиромӣ ба арзишҳои фарҳангӣ, истиқлолияти давлатӣ ва худшиносии миллӣ мебошад.

Яке аз масъалаҳои дорои аҳамияти муҳим дар шинохти суннат ва арзишҳои фарҳанги миллӣ ҳифз ва зинда сохтани номҳои таърихии ҷуғрофӣ мебошад. Номҳо чехраи воқеӣ ва таърихи гузаштагонӣ ҳар қавму миллат мебошанд, ки бо мурури замон тағйир ёфтаанд. Дар шакли дуруст барқарор кардани онҳо маъноӣ дар дилу ҳофизаи насли имрӯз зинда кардани рӯзгорони пурифтихори гузаштагон ва ному кори неки онҳоро дорад.

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқи мавзӯи баррасишуда чунин хулоса намудан намудан зарур аст, ки масъалаи мазкур дар оянда аз ҷониби ҷомеашиносон бояд мавриди таҳқиқи амиқ қарор дода шавад. Зеро онд ба таҳлилу пажӯҳиши сиёсати забони давлатӣ ва паҳлуҳои гуногуни он имрӯз дар илми сиёсатшиносӣ таҳқиқоти комилу ҷомеъ ба анҷом нарасидааст. Бинобар ин, таҳқиқи минбаъдаи густурдаву ҳамаҷонибаи ин мавзӯё барои муайян кардани ҷанбаҳои сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амри воқеӣ маҳсуб меёбад.

ИНТИШОРОТ АЗ РҶӢИ МАВЗҶИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[1–М]. Тағоева, Р.Р. Масъалаҳои назариявӣю методологии сиёсати забони давлатӣ [Матн] / Р.Р.Тағоева // Аҳбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои сиёсатшиносӣ. – 2018. – №1 – С. 92-98. ISSN 0235 – 005X

[2–М]. Тағоева, Р.Р. Сиёсати забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои он [Матн] / Р.Р.Тағоева // Аҳбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои сиёсатшиносӣ. – 2018. – №3. – С.144-148. ISSN 0235 – 005X

[3–М]. Тағоева, Р.Р. Масъалаҳои назариявӣю методологии сиёсати забони давлатӣ [Матн] / Р.Р.Тағоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Баҳши

илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ – 2019. – № 4-1. – С.318 – 324. ISSN 2413 - 5151

[4–М]. Тағоева, Р.Р. Баъзе хусусиятҳои байналмилалӣ забони тоҷикӣ ва дурнамои инкишофи он [Матн] / А.Н. Муҳаммад, Р.Р. Тағоева. // Аҳбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои сиёсатшиносӣ. – 2019. – №3. – С.119-125. ISSN 0235 – 005X

[5–М]. Тағоева, Р.Р. «Нақши забони тоҷикӣ дар ташаккули ғояи миллӣ [Матн] / Р.Р.Тағоева // Аҳбори Донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Баҳши илмҳои сиёсатшиносӣ. – 2019. – №4 (81). – С.157 -164. ISSN 2411 – 1945

[6–М]. Расулзода Р. Масъалаҳои стратегияи сиёсати забонӣ [Матн] / Р.Расулзода // Маркази таҳқиқоти стратегияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муносибатҳои байналмилалӣ ва амният. – 2024. – №1 (9) 2024. – С.161 – 168. ISSN 2090 - 3567

I.Мақолаҳо дар маҷмуаи маводи конференсияҳо

[7–М]. Тағоева, Р.Р. Сиёсати забон объекти муҳимтарини сиёсати давлатӣ. [Матн] / Р. Тағоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Нақш ва мақоми Осиёи Марказӣ дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ”. – Кулоб, 2023. – С. 312-314.

[8–М]. Муҳаммад А.Н., Тағоева, Р.Р. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи забон ҳамчун омиле ташаккули давлатдорӣ навин. [Матн] / А.Н. Муҳаммад Р. Тағоева // Маводи конференсияи илмӣ амалӣ бахшида ба рӯзи забони модарӣ. / Забон ва истилоҳот (Маҷаллаи илмӣ омавӣ). 2022. №2-3 (2-3). – Душанбе, 2022. – С.29-38.

[9–М]. Тағоева, Р.Р. Сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои он. [Матн] / Р. Тағоева // Маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ “Масъала” Материалы международной научно – практической конференции «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва тарҷума». – Душанбе, 2024. – С. 222-228.

АННОТАТСИЯИ

автореферати диссертатсияи Расулзода Рухсора дар мавзуи «Сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниходҳо, равандро ва технологияҳои сиёсӣ

Калимаҳои калидӣ: сиёсати забонӣ, сиёсати давлатӣ, манфиатҳои миллӣ, банақшагирии забон, ислоҳоти забонӣ, стратегияҳои сиёсати забонӣ, забони давлатӣ, истиқлолият, сиёсати миллӣ, забони тоҷикӣ, хувияти миллӣ, идеологияи давлатӣ, идеологияи забонӣ, забони форсӣ, забони умумимиллӣ, хусусиятҳои забони тоҷикӣ.

Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлилу масъалаҳои марбут ба сиёсати забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайян кардани масъалаҳо ва пешомадҳои инкишофи сиёсати забонӣ ташкил медиҳад.

Асосҳои методологии таҳқиқотро принципҳои умумии илмӣ, ба монанди объективият, таърихият, системанокӣ, мантӣ, муқоисавӣ, таҳлилий ва инчунин усулҳои иҷтимоӣ – сиёсии таҳлилий вазъи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқот қорҳои бунёди олимони шинохтаи хориҷӣ ва ватанӣ, қонунҳо, барномаҳо ва стратегияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати забонӣ истифода шудааст. Инчунин асоси таҳлилу таҳқиқ аз асарҳо ва суханронҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар он масъалаҳои марбут ба сиёсати забон ва дурнамои инкишофи забони давлатӣ дахл карда шудааст, сарчашма мегирад.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқоти мазкур мазкур кӯшишест дар илмҳои сиёсӣ, ки дар он сиёсати забони давлатӣ ва хусусиятҳои бевоситаи он дар шароити соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. Дар раванди таҳлилу таҳқиқи қори диссертатсионӣ масъалаҳои назариявӣ методологии таҳқиқоти сиёсӣ нисбати сиёсати забони давлатӣ, хусусиятҳои асосӣ ва муҳими сиёсати забонӣ ва мазмуну моҳияти он, масъалаҳои татбиқи сиёсати забонӣ ва технологияҳои сиёсии он, сиёсати забонӣ ҳамчун яке аз унсурҳои таркибии инкишофи ҷомеаи тоҷиконӣ, масъалаҳо ва пешомади инкишофи сиёсати забонӣ дар Тоҷикистон таҳлил гардида, дурнамои инкишофи он муайян ва пешниҳод карда шудаанд.

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро метавон дар қори мақомоти муайяни ҳокимияти давлатӣ дар раванди омода намудани концепсияи стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати татбиқи самараноки сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди минбаъдаи он истифода намуд.

АННОТАЦИЯ

автореферата диссертации Расулзода Рухсора на тему «Государственная языковая политика Республики Таджикистан и ее основные особенности» на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии

Ключевые слова: языковая политика, государственная политика, национальные интересы, языковое планирование, языковая реформа, стратегии языковой политики, государственный язык, независимость, национальная политика, таджикский язык, национальная идентичность, государственная идеология, языковая идеология, персидский язык, общенациональный язык, особенности таджикского языка.

Основной целью диссертационного исследования является исследование, анализ и решение вопросов, связанных с политикой государственного языка в Республике Таджикистан, а также определение проблем и перспектив развития языковой политики.

Методологические основы исследования. В процессе исследования используются такие общенаучные принципы, как объективность, историчность, системность, логичность, сравнительность, аналитичность, а также социально-политические методы анализа состояния языковой политики в Республике Таджикистан. В ходе исследования были использованы фундаментальные работы известных зарубежных и отечественных ученых, законы, программы и стратегии Республики Таджикистан по языковой политике. Также основой для анализа и исследования послужили работы и выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которых были затронуты вопросы, связанные с языковой политикой и перспективами развития государственного языка.

Научная новизна исследования. В данном исследовании предпринята попытка в области политических наук для изучения политики государственного языка и ее непосредственных особенностей в условиях независимости Республики Таджикистан. В процессе анализа и исследования диссертационной работы рассмотрены теоретические и методологические вопросы политического исследования относительно государственной языковой политики, основные и важные особенности языковой политики и ее содержание и сущность, вопросы реализации языковой политики и ее политических технологий. Проанализирована языковая политика как один из составных элементов развития таджикского общества, определены и представлены проблемы и перспективы развития языковой политики в Таджикистане.

Основные положения, выводы и практические рекомендации исследования могут быть использованы в работе отдельных государственных органов в процессе подготовки концепций и стратегий дальнейшего развития и целевых программ для эффективной реализации языковой политики в Республике Таджикистан и ее дальнейшего развития.

ANNOTATION

on abstract of dissertation by Rasulzoda Rukhsora on the topic “State language policy of the Republic of Tajikistan and its main features” for the academic degree of candidate of political sciences in speciality 23.00.02 – Political institutions, processes and technologies

Key words: language policy, state policy, national interests, language planning, language reform, language policy strategies, state language, independence, national policy, Tajik language, national identity, state ideology, language ideology, Persian language, national language, features of Tajik language.

The main goal of the dissertation is to research, analyze and resolve issues related to the policy of the state language in the Republic of Tajikistan, as well as to identify problems and prospects for the development of language policy.

Methodological basis of the study. The research process uses such general scientific principles as objectivity, historicity, consistency, logic, comparativeness, analyticity, as well as socio-political methods of analyzing the state of language policy in the Republic of Tajikistan. During the research, fundamental works of famous foreign and domestic scientists, laws, programs and strategies of the Republic of Tajikistan on language policy were used. Also, the basis for the analysis and research was the works and speeches of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, which raise issues related to language policy and prospects for the development of the state language.

Scientific novelty of the study. This study makes an attempt in the field of political science to study the policy of the state language and its immediate features in the conditions of independence of the Republic of Tajikistan. In the process of analysis and research of the dissertation work, theoretical and methodological issues of political research regarding the state language policy, the main and important features of language policy and its content and essence, issues of implementation of language policy and its political technologies were considered. Language policy is analyzed as one of the constituent elements of the development of Tajik society, problems and prospects for the development of language policy in Tajikistan are identified and presented.

The main provisions, conclusions and practical recommendations of the study can be used in the work of individual government bodies in the process of preparing concepts and strategies for further development and target programs for the effective implementation of language policy in the Republic of Tajikistan and its further development.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН**

На правах рукописи

УДК: 800 / 809 (575.3)

ББК: 81 / 81.2 (2 точик)

Р - 33

РАСУЛЗОДА РУХСОРА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата политических наук по специальности

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена на Отделении политологии Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель:	Мухаммад Абдурахмон Навруз – доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, вице-президент Национальной академии наук Таджикистана
Официальные оппоненты:	Назарзода Сайфиддин – доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, заведующий отделом культурологии и терминологии Института языка и литературы имени Рудаки НАНТ Асомаддинов Мирзомухиддин Аслуддинович – кандидат политических наук, доцент кафедры философии и политологии Таджикского аграрного университета имени Шириншоха Шохтемура
Ведущая организация:	Международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода

Защита состоится «28» июня 2024 года в «13⁰⁰» часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA–001 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус 15, www.tnu.tj, e-mail: tgnu@mail.tj. Тел. +992 919 60 69 66).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 года

И.о. ученого секретаря
Диссертационного совета,
доктор исторических наук



Акрами З.И.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Язык является основным средством формирования групповой идентичности и основным критерием самореализации, выступает в качестве важнейшего объекта государственной политики.

В новом процессе глобализации и под влиянием всех сфер общественной жизни поведение людей и многоязычие большинства стран мира еще больше трансформируют их деятельность. В этих условиях язык, как средство общения, меняет свои позиции и приобретает особое научное значение, как один из основных вопросов среди исследователей и учёных в различных областях. Вместе с тем, проблема языковой политики и изучения её различных аспектов в условиях независимости приобретает новый характер. Основное значение исследования выражается в том, что языковая политика показана как важный элемент развития национальной государственности, определены цели и направления развития языковой политики в Республике Таджикистан.

Языковая политика является одним из приоритетных направлений национальной политики каждой страны и играет важную роль в развитии и стабильности национальных отношений и языковой ситуации. Языковая политика дает возможность реализовать на практике нормы национального и общественного согласия, социальной однородности, снятия этнополитической напряженности. Поэтому для стран, которые только недавно обрели политическую независимость, языковая политика имеет очень важное значение и играет центральную роль в процессе национальной государственности.

Реализация языковой политики и государственное управление в языковой сфере в большинстве случаев тесно связаны с языковой реформой. Языковая реформа, как процесс изменения положения языка и обеспечения его роста и развития, включает в себя, в свою очередь, такие процессы, как: изменение алфавита, лексического состава языка, фонетики, словарного запаса языка и других частей языка. Даже расширение масштабов использования официального языка может быть представлено как процесс языковой реформы и изменения языковой ситуации, которые являются неотъемлемой частью языковой политики. Например, изменение имен и фамилий людей, установление на основе официального языка именование людей, названий улиц и проспектов, районов, парков и бульваров и других важных государственных объектов включаются в процесс языковой реформы.

Следует отметить, что в первые годы обретения политической независимости была проделана большая работа в области языка и развития государственного языка. Анализ показывает, что во многих западных странах этот процесс имеет свою историю и развитие.

После распада Советского Союза в постсоветских странах началась аналогичная тенденция, в основе которой лежало повышение статуса официального государственного языка и языка коренных народов. Республика Таджикистан, как новая независимая страна, также не остается в стороне от этого процесса и уделяет особое внимание вопросам развития государственного

языка и строительства национальной государственности, что является основой для анализа и исследования темы диссертации.

Сегодня вопрос языка является одним из важнейших направлений политики государства и Правительства независимого Таджикистана. Из анализа политических процессов в Таджикистане в период обретения политической независимости становится ясно, что первые попытки в этот период были, прежде всего, в вопросе государственного языка. Иными словами, определение статуса таджикского языка как государственного имело особое значение.

Из анализа политических процессов в Таджикистане в период независимости становится очевидно, что были предприняты первые попытки определить статус таджикского языка как государственного.

Таким образом, научный анализ показывает, что актуальность исследований государственной языковой политики в Республике Таджикистан имеет свой особый характер. Следует отметить, что как бы государственная политика ни проводилась, языковая политика также осуществляется в связи с ней. Таким образом, исторический опыт Республики Таджикистан в области языковой политики и дальнейшего развития данного направления в условиях независимости еще больше подчеркивает важность и ключевую роль данной темы.

Степень изученности темы. Проблема языковой политики и её особенности в период независимости считается одной из важных и малоизученных тем. Естественно, таджикскими учёными-лингвистами рассмотрены различные направления развития языка, однако до сих пор проблема языковой политики и место государственного языка в Республике Таджикистан не исследованы с точки зрения политологии.

Очевидно, что такой прогресс тесно связан с развитием языка и способствует формированию и обогащению его лексического состава. Процессы глобализации, наряду с положительными, имеют и отрицательные проявления, влияющие, прежде всего, на язык, культуру и национальную одежду. В связи с этим вопрос языковой политики является одним из важных вопросов и требует тщательного научного исследования.

В связи с этим, крайне важен всесторонний анализ данной темы в процессе теоретического изучения проблемы. Поэтому имеющуюся научную литературу и источники, которые связаны с данной темой, можно разделить на четыре группы по основным рассматриваемым направлениям:

К первой группе можно отнести зарубежных исследователей, проанализировавших различные аспекты языковой политики, в особенности Н.Б. Вахтина, Е.Б. Головки, Ю.В. Кобенко, С.А. Москвичёва и других¹. Что

¹См.: Вахтин, Н. Б. Языки народов Севера в XX веке: очерки языкового сдвига [Текст] / Н. Б. Вахтин. – СПб.: Дм. Буланин, 2001. – 338 с.; Головки, Е. В. Языковое разнообразие на территории России [Текст] : проблемы документирования и интерпретации / Е. В. Головки // Труды Института лингвистических исследований РАН. – 2015. – Т. XI. – Ч. 2. – С. 7-21.; Кобенко, Ю. В. Экзоглоссный и эндоглоссный типы языковой политики [Текст] / Ю. В. Кобенко // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – № 7. –

касается вопроса языковой политики, то научные школы постсоветских стран продолжают научные традиции советской научной школы. В настоящее время определение сущности языковой политики главным образом основано на взглядах В.А. Аврорина. По мнению данного исследователя, языковая политика представляет собой систему норм, «с помощью которых можно регулировать языковые отношения, контролировать влияние различных факторов на структуру и состояние языка».¹ Рассмотрение языковой политики в подобной форме поддержано В.М. Алпатовым В.И. Беликовым Л.П. Крысиным, Е.Б. Гришаевой, В.Ю. Михальченко² и несколькими другими исследователями. Кроме того, в исследовании проблем языковой политики особое значение имеет иллюстрация роли таких учёных, как Дешериев Ю. Д., Тощенко Ж.Т., Самойлова М.Н., Казанский Н. Н., Григорьев В. Д., Жирмунский В.М., Зацепина О. и Родригес Х.³ В такой форме рассмотрение вопроса языковой политики

С. 51-54.; Москвичева, С. А. Языковая политика и языковое планирование [Текст] / С. А. Москвичева // Типология языковых ситуаций и языковая политика в России и мире: коллективная монография. – М.: РУДН, 2013. – С. 82-116.

¹См.: Аврорин, В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики) [Текст] / В. А. Аврорин. – Л.: Наука, 1975. – 276 с.

²См.: Алпатов, В. М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практики и проблема языковой ассимиляции [Текст] / В. М. Алпатов // Сравнительная политика, 2013. – №2. – С. 11-22; Беликов, В. И. Социолингвистика [Текст] : учебник / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М.: Юрайт, 2016. – 338 с.; Гришаева, Е. Б. Типология языковых политик и языкового планирования в полиэтническом и мультикультурном пространстве: функциональный аспект: [Текст] дисс. ...д-ра филол. наук: 10.02.19. / Е. Б. Гришаева. – Красноярск, 2007. – 592 с.; Михальченко, В. Ю. Языковое законодательство как этап реализации основных принципов языковой политики [Текст] // Языковая политика в контексте современных языковых процессов / РАН Ин-т языкозн.; Отв. ред. А.Н. Биткеева. – М.: Азбуковник, 2015. – С. 29-37.

³ См.: Дешериев, Ю. Д. Советская методология, теория и практика планирования и прогнозирования языкового развития [Текст] // Лингвистический энциклопедический словарь. / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 682 с.; Дешериев, Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе [Текст] / Ю. Д. Дешериев. – М.: Наука, 1966. – 401 с.; Дешериев, Ю.Д. Проблема функционального развития языков и задачи – социолингвистики [Текст] / Ю. Д. Дешериев // Язык и общество: сборник статей. – М.: Наука, 1968. – 255 с.; Тощенко, Ж. Т. Постсоветское пространство [Текст] : суверенизация и интеграция. Этносоциологические очерки / Ж. Т. Тощенко. – М.: Изд-во РГГУ, 1997. – 212 с.; Самойлова, М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе [Текст] / М. Н. Самойлова // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 2. – Языкознание. – 2009. – №1(9). – С. 160-165.; Казанский, Н. Н. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / Н. Н. Казанский // Язык и межкультурная коммуникация: Материалы 1-й межвузовской научно-практической Конференции (19-20 апреля 2004). – СПб., 2004 – С. 3-4; Григорьев, В. Д. Культура языка и языковая политика [Текст] / В. Д. Григорьев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 1. – С. 143-157; Жирмунский, В. М. Проблема социальной дифференциации языков [Текст] / В. М. Жирмунский // Язык и общество: сборник статей. – М.: Наука, 1968. – 255 с.; Жирмунский В.М. Марксизм и социальная лингвистика [Текст] / В. М. Жирмунский // Вопросы социальной лингвистики / под ред. А. В. Десницкая, В. М. Жирмунский, Л. С. Ковтун. – Л.: Наука, 1969. – С. 5-25; Зацепина, О. Противоречия в языковой политике и языковых ценностях США [Текст] / О. Зацепина, Х.

были поддержаны. Алпатовым В.М., Беликовым В.И., Крысиным, Л.П., Гришаевой Е.Б., Михальченко В.Ю. и некоторыми другими.

Также в исследовании вопроса языковой политики особое значение имеет демонстрация роли следующих ученых, таких как Дешериев Ю. Д., Тошенко Ж.Т., Самойлова М.Н., Казанский Н. Н., Григорьев В.Д., Жирмунский В.М., Зайцева О., Родригеса Х.⁵

В зависимости от решения языковых проблем, а также выбора общего языка и придания ему статуса государственного языка, языковую политику можно разделить на две другие группы: эндолингвистическую и экзолингвистическую. Подобная классификация языковой политики указана в исследованиях Э.Б. Гришаева, Ю.В. Кобенко Е.Д. Сулейменова и В.Т. Клокова¹ и несколько других исследователей.⁶

Ко второй группе можно отнести отечественных исследователей. Таджикские учёные также в своих исследованиях стремились изучить различные аспекты, связанные с языком, его направлениями. В этом плане ведущую роль сыграли такие учёные, как Зокиров Г.Н., Мухаммад А.Н., Ятимов С., Рахими Ф., Назарзода С., Абдукодиров А., Сайидзода З., Нозимов А.А., Мухаммаджонзода О., Саймиддинов Д., Годжиев Д.Т., Джураев Г., Хидирзода М.У., Ходжиматова Г.М., Усмонов И., Шамбезода Х.Д. и другие.²

Родригес // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. Е. П. Чельшева. – СПб: Златоуст, 2003. – С. 293-307.

¹См.: Гришаева, Е. Б. Типология языковых политик и языкового планирования в полиэтническом и мультикультурном пространстве: функциональный аспект: дисс. ...д-ра филол. наук: 10.02.19 [Текст] / Е. Б. Гришаева. – Красноярск, 2007. – 592 с.; Кобенко, Ю. В. Экзогlossный и эндогlossный типы языковой политики [Текст] / Ю. В. Кобенко // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – №7. – С. 51-54.; Сулейменова, Э. Д. Статусное досье русского языка и инерция традиций [Текст] / Э. Д. Сулейменова // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ в 15 т. - Т.1. – СПб., 2015. – С. 72-82; Клоков, В. Т. Языковая политика во франкоязычных странах Африки [Текст] / В. Т. Клоков. – Саратов: Изд-во СГУ, 1992. – 192 с.

²См.: Махмадов, А. Н. Фалсафаи забон – таронаи зиндагӣ [Матн] / А. Н. Махмадов // Забон ва худшиносии миллӣ. – Душанбе, 2008. – С. 4-9; Некоторые особенности билингвального образования в современных условиях [Текст] / А. Н. Махмадов // Материалы научно-практической конференции (27-28 апреля). – Могилёв 2011 – С. 192-197; Таджикско-русский билингвизм как характерная черта языковой ситуации в современном Таджикистане [Текст] / А. Н. Махмадов, Г. М. Ходжиматова // Вестник ЦМО МГУ. Им. В. Ломоносова. – Душанбе, 2013 – №4 – С. 124-126; Язык как фактор развития и изменение общественной жизни [Текст] / А. Н. Махмадов // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014 – №3/9 (154) – С. 107-109; Истиклолоти сиёӣ ва таҳмири давлатдорӣ миллӣ [Матн] : монография / А. Н. Махмадов. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 264 с.; Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика [Текст] / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе: Имперал-групп, 2016. – 84 с.; Современный Таджикистан [Текст] : диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ) / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе: Душанбе, 2016. – 363 с.; Мухаммад, А. Н. Инсон, сиёсат ва чомаа [Матн] / А. Н. Мухаммад. – Душанбе: Имперал-групп, 2018. – 240 с.; Сайидзода, З. Ш. Истиклоли давлатӣ ва гиromидошти забони модарӣ [Матн] / З. Ш. Сайидзода – Нашри дуоми такмилифта. – Душанбе: Контраст, 2013. – 200 с.; Зокиров, Г. Н. Донишномаи сиёӣ [Матн] / Г.

По мнению таджикского лингвиста Джураева Г¹., языковая политика - это комплекс мероприятий, которые государство осуществляет в отношении сохранения и развития языка. Но принятие решений и забота о языке зависят от того, как столпы государства и особенно Глава относятся к языковому вопросу. Особенно в условиях Таджикистана этому вопросу уделяется очень серьезное внимание.

Доктор политических наук Ятимов С. по вопросу языковой политики согласен с Джураевым Г. И отмечает: “Язык также является важнейшим средством достижения политических целей. Инициатором и проводником языковой политики является правящий класс общества, обладающий экономическими ресурсами и возможностями. Такая структура создаёт собственное политическое, правовое, религиозное, литературное и философское мировоззрение. По мнению основоположников научного материализма идеология правящего класса - будет господствующей идеологией”².

Другой исследователь Гиёсов Н. объяснил языковую политику следующим образом. “Под термином “языковая политика” в социальной лингвистике понимается совокупность мероприятий, предпринимаемых государством,

Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 602 с.; Забони давлатӣ [Матн] / Г. Н. Зокиров // Донишномаи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2022. – С. 151; Сиёсати забон [Матн] / Г. Н. Зокиров // Донишномаи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2022. – С. 516; Назарзода, С. Чараёни табдили алифбо дар Тоҷикистон [Матн] : қисми 1. Алифбои лотинӣ / С. Назарзода // Номаи пажуҳишгоҳи сафорати ҶИЭ. – 2004. – №6; Назарзода, С. Забони миллат ҳасти миллат [Матн] / С. Назарзода // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 278-287; Нозимов, А. А. Языковая ситуация в современном Таджикистане: состояние, особенности и перспективы развития [Текст] : дисс. ... д-ра филол. наук / А. А. Нозимов. – Душанбе, 2010. – 309 с.; Аспекты языкового регулирования [Текст] / А. А. Нозимов. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. [Текст] / А. А. Нозимов. – Серия: Филология и востоковедение. – Душанбе, 2010. – № 1. – С. 3-5; Нозимов А.А. Языковая ситуация и современная этническая проблема [Текст] / А. А. Нозимов. // Вопросы психологии и педагогики. - Курган-Тюбе: КТГУ. – 2010. – № 3 – С. 81-90; Шокиров, Т. Рушди забони давлатӣ дар замони истиклолият [Матн] / Т. Шокиров // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 210-236; Чураев, Ф. Забон дар паҳоли давлат аст [Матн] / Ф. Чураев // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 177-209; Саймидинов, Д. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатӣ дар бораи забон [Матн] / Д. Саймидинов. – Душанбе: Шарки озод, 2011. – 150 с.; Абдуқодиров, А. Пешвои миллат ва ташаккули сиёсати забон дар Тоҷикистон [Матн] / А. Абдуқодиров. // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 163-176; Таджиев, Д. Т. О развитии таджикского литературного языка [Текст] / Д. Т. Таджиев // Вопросы развития литературных языков народов СССР. – Алма-Ата: Изд-во Академии наук Казахской ССР, 1964. – 378 с.; Иброҳим, У. Тоҷикон (суруди таърихи халқ ва замин) [Матн] / У. Иброҳим. – Душанбе: Пайванд, 2001. – 275 с.; Шамбезода, Х. Д. Проблемы функционирования русского языка в Республике Таджикистан [Матн] / Х. Д. Шамбезода, И. М. Дубовицкая, Т. В. Гусейнова, Р. Д. Салимов. – Душанбе: РТСУ, 2006.

¹ См.: Чураев, Ф. Забон дар паҳоли давлат аст [Матн] / Ф. Чураев // Пешвои миллат ва сиёсати забон. – Хучанд: Ношир, 2017. – С. 177-209.

² Ятимов, С. Масъалаҳои забоншиносии миллӣ дар таълимоти Пешвои миллат [Матн] / С. Ятимов. // Ҷумҳурият. – 2020. – 5 октябр. – № 194-195(24 050).

находящимися у власти политическими силами, народными движениями и обществами с целью расширения сферы использования того или иного языка или языков, сохранения существующих рамок функционального разделения языков или, наоборот, с целью выведения из употребления или сужения сферы потребления того или иного языка в обществе.

С точки зрения отечественного исследователя Зокирова Г.Н., «языковая политика - это деятельность государства, его различных органов, других политических сил, направленных на установление статуса языка в обществе. Он определяет условия для функционирования языков и диагностирует диапазон их распространения и изучения. В зависимости от господствующего политического режима и политического устройства, господствующего общественных отношений и в целом отношений между общественно-национальными общностями, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, языковая политика приобретает характерную сущность и особенности».¹

В третью группу могут быть включены произведения и выступления Основателя мира и национального единства - Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Потому что уважаемый Эмомали Рахмон всегда уделяет особое внимание вопросу языковой политики и во всех своих речах и выступлениях всегда считает важным вопрос о государственном языке. При изучении вопроса языковой политики, прежде всего, очень важно обратиться к выводам и предложениям Главы государства.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон своими инициативами через Конституцию, конституционные законы, другие правовые нормы и равные шаги к ним объявил статус и престиж государственного языка, знание и приоритет его в официальной деятельности по государственному управлению, международным отношениям одной из важнейших обязанностей государственных служащих, граждан Республики Таджикистан.

Народ Таджикистана в период независимости является свидетелем больших и беспрецедентных изменений в реализации политики Президента, государства и Правительства Республики Таджикистан в отношении языка, особенно государственного языка.

Следует отметить, что флагманом и инициатором всех мероприятий в отношении государственного языка и национального языка страны является Глава государства Эмомали Рахмон, который в период независимости приложил много усилий на этом очень сложном пути и сегодня также прилагает усилия для реализации благородных целей по защите и возрождению одной из национальных ценностей – языковых святынь.

Уважаемый Президент страны объявил государственный язык в нынешних условиях символом солидарности и подлинного единства всех жителей Таджикистана, и эти усилия Главы государства являются доказательством уважения и почитания национального языка, как важного столпа национальных

¹ См.: Зокиров, Г. Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г. Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2007. – С. 421.

ценностей. Сегодня государственный язык в нашей стране признан главным фактором сплочения наций и народностей.

Предметом гордости является то, что наш национальный язык возрождается и восстанавливается в своем историческом статусе в эпоху независимости в свете политики Главы государства. Президент страны во всех своих выступлениях по случаю Дня языка воздаёт должное языку, как столпу существования нации и символу национальной государственности, и в этом контексте построил твёрдую политику государства и Правительства Республики Таджикистан.

Одной из величайших заслуг Главы таджикского государства в связи с государственной языковой политикой считается воспитание в обществе мысли о языковых ценностях и реальных возможностях таджикского языка во внутренних и внешних связях в истории новой таджикской государственности. Только при глубоком знании далёкого прошлого и исторического прошлого таджикского языка и следов его исторических периодов, которые дошли до наших дней в виде живых образцов в нескольких формах, можно сделать вывод о статусе и статусе этого языка на протяжении всей истории.

Основой и фундаментом всей научной мысли в отношении прошлого языка и наследия арийского народа, особенно истории таджикской государственности и статуса языка в тот период до сегодняшнего дня, являются идеи, которые очень точно сформулированы и резюмированы в трёх книгах уважаемого Президента страны под названием «Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов». Все эти выводы являются свидетельством статуса родного языка в таджикской государственности в разные исторические периоды. По этой причине в период политической независимости и новой государственности, с сохранением исторического прошлого и возможностей внутреннего развития, таджикский язык смог вновь использоваться в качестве национального или государственного языка.

В исследованиях Основателя мира и национального единства - Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона наиболее важными вопросами политики государственного языка являются факторы формирования и развития таджикского языка, роль государственного языка в формировании национального самосознания и обеспечении мира и национального единства.

Благодаря мудрой политике таджикский язык, как национальный язык, в период независимости был принят в качестве государственного языка, и сегодня он свободно используется в политических и социальных делах страны. Именно в свете этой национальной политики и уважения к национальным ценностям наш язык приобретет статус и авторитет в обществе, имея множество возможностей, основанных на традиционных нормативных моделях и литературных подходах.¹

¹ См.: 5. Рахмон, Э. Забони миллат – хасти миллат [Матн] / Э. Рахмон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 480 с.; Рахмонов, Э. Суханронӣ дар Рузи истиклолияти давлатии Тоҷикистон (9 сентябри соли 1999) [Матн] // Истиклолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат Э. Рахмонов; мураттиб С. Фаттоев. – иборат аз 11 ҷилд. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷ.3. (1999, январ – 2001,

В четвёртую группу включаем нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, которые являются основной базой для изучения данного вопроса. Правительство Таджикистана всегда уделяет внимание вопросам устойчивого развития государственного языка во всех политических, экономических и социально-культурных сферах и защищает его статус. Потому что именно государственный язык является главным выразителем достижений и материального и духовного существования народа нашей страны внутри страны и за ее пределами. В процессе изучения этого вопроса был использован ряд решений и законов Республики Таджикистан по вопросу языка¹.

Взаимосвязь исследований с программами (проектами), научными темами. Диссертационное исследование нашло свое отражение в Программе развития государственного языка на 2020-2030 годы, принятой 28 ноября 2020 года Правительством Республики Таджикистан. Также данная тема входит в

феврал). – 510 с.; Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2012) [Маводи электронӣ] // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.president.tj/node/3520>; Ман ба Шумо суҳб меорам [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 492 с.; Ба забони модарӣ чун ба модар арҷ гузорем [Матн]: Суханронӣ ба муносибати рӯзи забон / Э. Раҳмон // Ҷумҳурият. – 2008. – 24 июл.; Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2012) [Маводи электронӣ] // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.president.tj/node/3520>; Раҳмонов, Э. Суханронӣ дар Симпозиуми байналхалқӣ бахшида ба ҳазораи «Шоҳнома»-и Фирдавӣ 5 сентябри соли 1994 [Матн] / Э. Раҳмонов. // Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ. – Душанбе, 1995. – 208 с.

¹ См.: Конституция Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: матни расмӣ. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с.; Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 [Матн] // Ведомостҳои Совети Олии РСФСР Тоҷикистон. – 1989. – №15. – моддаи 102; Закон СССР «О языках народов СССР». [Текст] // Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - М., 1991; Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О языках народов РСФСР». [Текст] // Свод законов Российской Федерации. - М., 1998; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2009, №553 “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Маводи электронӣ] // Маркази миллии конунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <https://mmk.tj/content/конуни-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи-забони-давлатии-ҷумҳурии-тоҷикистон>; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Соли забони тоҷикӣ” аз 26 июли соли 2007, №291 [Маводи электронӣ] // Маҳзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 1995, №662 «Дар бораи таъсиси Комиссияи табиқи Қонуни забони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Маводи электронӣ] // Ҳамон ҷо; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2004, №330 «Дар бораи стандартҳои рамзгузорӣ ва ҷобачогузории алифбои тоҷикӣ дар клавиатураи компютери стандарти UNICODE барои истифодабарии компютерӣ» [Маводи электронӣ] // Ҳамон ҷо; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №458 “Дар бораи тасдиқи “Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ” [Маводи электронӣ] // Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.kumitaizabon.tj/tg/content/koidakhoi-imloi-zaboni-tochiki>; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №268 “Дар бораи Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ” [Маводи электронӣ] // Маҳзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”.

сферу исследовательских вопросов отдела политологии Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана и является официальным предметом исследования.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью диссертационного исследования является исследование, анализ и решение вопросов, связанных с политикой государственного языка в Республике Таджикистан, а также определение проблем и перспектив развития языковой политики.

Задачи диссертационного исследования определяются целью исследования, и они согласовываются с планом диссертационной работы:

- изучение теоретических и методологических вопросов политики государственного языка;
- изучение основных и важных особенностей языковой политики;
- анализ и рассмотрение вопросов политической технологии реализации языковой политики;
- определение состояния языковой политики в Республике Таджикистан, как составного элемента социального развития таджикского общества;
- определение проблем и перспектив развития языковой политики в Таджикистане.

Объектом исследования является языковая политика в Республике Таджикистан и ее основные особенности.

Предметом исследования является политика государственного языка в Республике Таджикистан.

Гипотеза исследования. Вопрос государственной языковой политики является одним из важных вопросов, которому все государства придают особое значение. Потому что таджикский язык на новом этапе социальных отношений в статусе государственного языка играет важную роль в укреплении национального государства и государственности, и обеспечении устойчивого социально-экономического и культурного развития. В Республике Таджикистан данному вопросу уделяется особое внимание. Принятие Программы развития государственного языка на 2020-2030 годы является одной из важных мер, укрепляющих государственную политику в области языка в республике.

Правительство Республики Таджикистан в направлении развития таджикского языка приняло ряд нормативных правовых актов, которые создают благоприятную атмосферу в стране для защиты государственного языка и других языков. Эти меры играют важную роль на пути уважения и уважения к государственному языку. Руководство и правительство Таджикистана создали для этого благоприятные условия и возможности, а также соответствующую политическую и социальную среду для определения и разработки перспектив развития таджикского языка.

Теоретические основы исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, политические документы, нормативно-правовые акты, а также исследования ученых в различных областях общественных наук, в том

числе политологов, проводивших исследования по вопросам государственной языковой политики.

Методологические основы исследования. В процессе исследования используются такие общенаучные принципы, как объективность, историчность, системность, логичность, сравнительность, аналитичность, а также социально-политические методы анализа состояния языковой политики в Республике Таджикистан. В ходе исследования были использованы фундаментальные работы известных зарубежных и отечественных ученых, законы, программы и стратегии Республики Таджикистан по языковой политике. Также основой для анализа и исследования послужили работы и выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которых были затронуты вопросы, связанные с языковой политикой и перспективами развития государственного языка.

Научная новизна исследования. Данная диссертация представляет собой исследование в области политологии, где изучается политика государственного языка и ее непосредственные особенности в условиях независимости Республики Таджикистан. В процессе анализа и исследования диссертационной работы можно выявить следующую новизну:

- выявлены теоретические и методологические проблемы политических исследований государственной языковой политики;
- обсуждены основные и важные особенности языковой политики и содержание ее сущности;
- определяются вопросы реализации языковой политики и ее политических технологий;
- языковая политика показана как один из составляющих элементов развития таджикского общества;
- анализируются проблемы и перспективы развития языковой политики в Таджикистане и представлены перспективы ее развития.

Пункты, представленные на защиту:

1. Под понятием «языковая политика» понимается целенаправленная деятельность в государственных органах, политических и общественных структурах по управлению функциональным развитием, а также по обеспечению функционирования языковой структуры. Языковая ситуация в отдельном государстве определяет специфику направления языковой политики. Языковая политика является составным элементом и одним из приоритетных направлений национальной политики каждой страны и играет важную роль в развитии и укреплении национальных отношений и языковой ситуации.

2. Национальный язык считается одним из важнейших проявлений существования нации и основополагающим элементом национального строительства. Это связано с тем, что каждое национальное государство в качестве аппарата защиты национальных интересов и ценностей в первую очередь делает язык объектом всесторонней поддержки и защиты. Государственным и официальным языком национального государства таджиков - любимого свободного и независимого Таджикистана является таджикский

язык, и правовой статус таджикского языка как государственного языка четко определен в статье 2 Конституции Республики Таджикистан.

Если мы посмотрим на историю таджикского языка, то на самом деле этот исторический памятник и его фундаментальные корни являются источником многих других языков мира. Когда-то его называли арийским, когда-то авестийским, затем бактрийским и согдийским, затем пехлевийским и, наконец, персидским, дари и таджикским. Когда-то этот язык, наряду с китайским, индийским и вавилонским языками, оказывал влияние на различные цивилизации, особенно на Древнюю Грецию.

Каждый из периодов становления таджикского языка имеет письменные традиции, на основе которых формируются литературные нормы языка. Поэтому формирование каждого исторического периода будет определяться на основе письменных произведений в соответствии с нормами этих периодов. Наш язык в статусе государственного и официального языка также имеет свою историю в период до Саманидов. Его прошлое в три периода истории его формирования связано с цивилизованными государствами Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. От всех этих периодов истории было унаследовано так много редких и ценных памятников, что их включение в сокровищницу мировой цивилизации является гордостью не только наследников языка, но и всего мира.

3. Современные процессы государственной языковой политики в Республике Таджикистан имеют свои особенности и не имеют аналогов языковым процессам других стран. Поскольку вопрос языка всегда был связан с политикой государственности, для продвижения языковой политики был принят ряд законов и постановлений, приняты меры, созданы рабочие и надзорные комитеты и комиссии. Основными предпосылками формирования языковой политики являются повышение национальной гордости, столкновение мнений передовых интеллектуалов, разработка стратегических государственных мер, организация ряда государственных мероприятий по укреплению социальных основ и развитию языка, а также различные пути и средства реализации этих мер.

4. Как установлено, одним из признаков признания нации является её владение языком. После революции 1917 года, когда на территории бывшего Советского Союза началась организация автономных республик, недоброжелатели таджикского народа не желали признавать таджиков нацией, противились тому, чтобы таджики имели государство. Очевидно, что с этой целью они утверждали, что история не знает языка под названием «таджикский» и что язык, на котором говорят таджики, является диалектом персидского языка Ирана. Но именно заслуга таджикских ученых и литераторов сохранила этот язык и, таким образом, сыграла важную роль в становлении таджикской нации.

5. Политическая независимость создала благоприятные условия для развития языковой политики в Республике Таджикистан, и благодаря ей наша страна достигла многих успехов. Из исследования историко-политических особенностей языковой политики становится ясно, что, хотя развитие таджикского языка и языковой политики наблюдается в истории нашей

государственности, но именно после обретения политической независимости языковая политика в Республике Таджикистан вступила в новый период своего развития. Язык является выражением исторической судьбы таджикского народа и неразрывно связан с независимостью нашей страны.

Теоретическая и практическая значимость исследования проявляется в том, что изложенный в нем комплексный анализ языковой политики будет способствовать ее дальнейшему развитию в Республике Таджикистан и более серьезному подходу к данному вопросу. Также может служить научным материалом для исследователей-политологов. Проблема исследования и анализа, а также предложения для баз усилить в реализации языковой политики – это вопрос исследования не только лингвистов, но и политических аспектов языкового вопроса, что делает возможным более широкое изучение и открывает широкий путь в этом направлении.

Её результаты могут быть использованы в практике политики государственного языка в республике и для дальнейшего укрепления государственного языка. Основные положения данной диссертации могут быть использованы на лекциях и специальных курсах и семинарах по вопросам языковой политики, при составлении учебников и методических пособий. Представленные в работе результаты и предложения могут способствовать продвижению языковой политики в Республике Таджикистан.

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается проведением экспериментов по точности данных, достаточности исследовательских материалов, статистической обработке результатов исследований и публикаций. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема диссертации «Государственная языковая политика в Республике Таджикистан и ее основные особенности» для соискания ученой степени кандидата политических наук соответствует паспорту специальностей Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.

Личный вклад соискателя ученой степени. Все этапы выполнения плана научной работы, разработка темы, ее обоснование и актуальность, поставленная цель и выполнение заданий выполнены автором. В ходе исследования автором изучены пути реализации языковой политики в Республике Таджикистан, разработаны пути совершенствования механизмов государственного регулирования языковой политики и перспективы ее развития в Таджикистане. Представил результаты исследования в виде выводов и предложений в научных статьях.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация обсуждалась на заседании Отделения политологии Национальной академии наук Таджикистана, результаты ее исследований оценены как законченная

научная работа и рекомендована к защите в диссертационном совете 6D-КOA.001.

Основные методологические аспекты диссертации и предложения по их практическому применению представлены в выступлениях автора на республиканских и университетских научно-практических конференциях, обсуждаются и публикуются в рецензируемых журналах в виде научных статей.

Публикации по теме диссертации. По результатам исследований, связанных с диссертационной работой, опубликованы 6 научных статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 3 материалы республиканских и международных конференций.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти подразделов, заключения и списка использованной литературы. Диссертация подготовлена в объеме 188 страниц.

ОСНОВНОЕ ЧАСТИ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации обосновываются актуальность выбранной темы исследования, степень её научной разработанности, определяются объект и тема, цель и задачи исследования, указываются методологические основы работы, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе исследования **«Языковая политика – важный элемент развития национальной государственности»** языковая политика рассматривается в качестве целенаправленной деятельности государственных органов, политических и общественных структур, анализируются исторические предпосылки и теоретические аспекты данной проблемы.

Первый параграф данной главы **«Научно-теоретические и методологические основы исследования языковой политики»** посвящён изучению историко-теоретических аспектов языковой политики, в нём проведен анализ научных аспектов проблемы с точки зрения различных научных школ.

Автор отмечает, что язык является основным средством формирования групповой идентичности и основным критерием самореализации. Именно такая легитимность определяет язык как инструмент политики и одновременно важнейший объект государственной политики. В современном процессе глобализации и под влиянием экономических, социальных, политических и идеологических факторов еще более усиливаются полиэтнические и многоязычные характеристики большинства государств мира.

Следует отметить, что язык как средство ведения политики с самых первых моментов возникновения национальных государств стал важнейшим объектом государственной политики. В связи с этим этому вопросу также уделили внимание многие ученые и исследователи. Анализ научной литературы показывает, что представители разных научных школ по-разному подходят к этому вопросу. Существуют серьезные различия в их учении и опыте разных стран, начиная от использования концепции и заканчивая выражением содержания языковой политики. Однако в целом все они подразумевают

политику, в которой язык рассматривается как средство проведения результативной политики.

Научными категориями, рассматриваемыми в данном исследовании, являются: «языковая политика», «языковое планирование», «языковое строительство».

Представители западных научных школ при обсуждении сути языковой политики часто следуют за традициями американских ученых. В этих традициях часто, вместо понятия «языковая политика», используют термин «языковое планирование»¹. Данное понятие было использовано американским ученым Э. Хаугеном в 1959 году. Посредством данного понятия понимают формальное и неформальное влияние на язык, важные особенности этого процесса. Для выражения сути языковой политики аналогично используется ряд других терминов. В частности, английские понятия «языковая система» (language treatment) и «языковая инженерия», (language engineering), французский термин «формирование языка» (amenage mentlinguistique) и другие. На наш взгляд, все вышеперечисленные понятия в той или иной форме выражают суть языковой политики, поэтому их можно назвать синонимами этого термина.

Языковая политика - это комплекс мероприятий, направленных на поддержание или изменение языкового положения. На основе изучения и анализа научной литературы в отношении особенностей языковой политики можно отметить её следующие особенности: языковая политика является составной частью государственной политики, выражающейся как во внутренней, так и во внешней политике; государственная языковая политика является официальной государственной программой, целью которой является сохранение и формирование национального единства и укрепление национальной государственности; языковая политика является важным средством обеспечения национальной безопасности, которое используется в стране для предотвращения этнических и этнополитических конфликтов и защиты национальных интересов за рубежом; продвижение языковой политики носит национальный характер и считается в качестве одного из признаков национальной государственности и суверенитета страны; использование той или иной модели языковой политики зависит от социального, экономического, политического и культурного развития общества; особенности языковой политики зависят от языковой ситуации в стране, приоритетов национальной политики и политики, проводимой правительством.

Таким образом, языковая политика как объект политического исследования побуждает нас исследовать государственный язык, его развитие, внутреннюю ситуацию по сравнению с другими языками и диалектами таджикского языка.

Во втором параграфе первой главы **«Основные и важные особенности языковой политики в нынешних условиях развития Таджикистана»**

¹ См.: Скачкова, И. И. Языковая политика и языковое планирование [Текст] : определение понятий / И. И. Скачкова // Политическая лингвистика. – 2015. – №1 (51). – С. 126.

проведен анализ исторических и политических предпосылок проблемы языковой политики.

Автор отмечает, что после обретения политической независимости кардинальным образом изменились условия в Таджикистане. После распада Советского Союза в истории советских республик, в том числе Таджикистана, началась новая эпоха политического и экономического становления и развития. Бывшие советские республики стали независимыми государствами. Сложная ситуация, острые региональные конфликты внутри страны, появление радикальной исламистской идеологии и крайне сложное социально-экономическое положение в бывшем Советском Союзе создали условия для развития конфликтов¹.

Постоянный процесс ухудшения общественно-политической ситуации привела к нехватке ресурсов, ослаблению политической власти, неэффективности принимаемых тогда решений и к параличу системы общественных отношений.² Для Республики Таджикистан это был сложный период, который определял будущую судьбу страны и нации. 1991 год был периодом активизации политических событий, началом политических собраний и беженцев, легализации политических партий, иначе говоря, в этот период различные социальные силы вступили в борьбу за власть, которая со временем приобрела неуправляемый характер и привела к тяжёлым последствиям.

После объявления независимости Республики Таджикистан и появления на политической карте мира суверенного государства таджиков возникло множество проблем, связанных с формированием новой идентичности и возрождением национального самосознания. С первых лет независимости и по сегодняшний день в Таджикистане продолжается процесс поиска путей решения проблем и возрождения светской национальной идентичности в условиях глобализации, усиления фундаментальных религиозных тенденций.

Республика Таджикистан в качестве одной из форм обретения самобытности и повышения уровня национального самосознания, осуществляемых государством, приняла Закон Республики Таджикистан «О государственном языке», а также провела значимые культурные и праздничные мероприятия.

Анализ литературы по этому вопросу показывает, что каждый этап формирования таджикского языка располагал своими письменными традициями, на основе которых были сформированы литературные нормы языка. Поэтому формирование каждого исторического этапа конкретизируется на основе письменного наследия согласно нормам этих этапов. Наш язык еще до эпохи Саманидов имел долгую историю в качестве государственного и официального языка. Из всех этих исторических этапов мировая цивилизация

¹См.: Таджикистан: хрупкий мир [Текст] : Отчет № 30 МГПК – Азия, Ош – Брюссель, 2001. – С. 2.

²Ниг.: Хидирова, М. У. Ҳокимияти сиёсӣ (таҷрибаи таҳлили иҷтимоию сиёсӣ) [Матн] / М. У. Хидирова. – Душанбе: Дониш, 2011. – С. 49.

унаследовала уникальные и ценные шедевры, что является гордостью не только наследников языка, но и всего человечества.

Политическая независимость создала благоприятные условия для расширения круга применения государственного языка во всех сферах общественной жизни. Языковая политика Республики Таджикистан налажена таким образом, что при её реализации всем жителям страны необходимо работать сообща. В этом процессе вклад СМИ должен быть более заметным, журналистскому сообществу следует уделять больше внимания чистоте языка, поскольку язык является наиболее важным элементом существования любой нации.

Язык является важнейшим определяющим элементом существования любой нации. Поэтому крайне важно прилагать все усилия для возрождения и развития национального языка в качестве государственного языка, обязательного соблюдения его норм всеми организациями и учреждениями страны. По словам Основателя мира и национального единства - Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, «язык - это первый кирпич дворца нации. История доказывает, что если исчезнет национальный язык, нация рано или поздно также утратит свое национальное сознание, что приведёт к её исчезновению»¹. В связи с этим задачей каждого ответственного гражданина является сохранение и уважение государственного языка. Потому что величайшим долгом каждого сознательного и патриотичного человека является уважение к своей культуре и языку, сохранение этого бесценного сокровища в чистоте и непорочности и передача государственного языка в наследство будущим поколениям.

Таким образом, исторические и политические особенности языковой политики в условиях общественных преобразований имеют различные аспекты, поддержка государственного языка, его развитие и совершенствование налажено в тесной связи с государственной идеологией. Изучение политической истории государственного языка представляет особую значимость для каждого гражданина нашей страны.

Вторая глава диссертации озаглавлена «**Цели и направления развития языковой политики в Республике Таджикистан**». Данная глава посвящена практическому анализу языкового вопроса в Республике Таджикистан и государственной языковой политике в годы независимости.

Первый параграф второй главы диссертации «**Государственная языковая политика в Таджикистане и вопросы политической технологии её реализации**» посвящен анализу современных языковых процессов и явлений в Республике Таджикистан. Из анализа современных процессов в Таджикистане становится ясно, что первые попытки независимости возникли из лингвистических проблем и укрепления статуса таджикского языка как государственного. В этом параграфе отмечается, что государственная языковая

¹ Паёми табрикии Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2016) [Матн] // Ҷумҳурият. – 2016. – 5 октябр. – №198

политика в Республике Таджикистан имеет свои характерные особенности, что язык каждой нации отражает её национальный менталитет. Общеизвестно, что наш государственный язык - это язык, который имеет давнюю, богатую историю. Государство и Правительство Республики Таджикистан всегда уделяют особое внимание языковому вопросу. После обретения государственной независимости языковая политика в стране приобрела иную форму и содержание, открылись новые горизонты для развития таджикского языка.

Вопрос о языке всегда был связан с государственной политикой, для продвижения языковой политики принимался ряд законов и мер, создавались комитеты, рабочие и надзорные комиссии. Фундаментальными основами формирования языковой политики являются высокий уровень национальной гордости, созидательные идеи интеллигенции, разработка государственных стратегических мер, создание цикла государственных мероприятий по укреплению социальных основ и развитию языка, а также различные пути и методы реализации этих мер.

Наиболее важным документом, в котором определён статус и место таджикского язык, является Закон Республики Таджикистан «О языке», принятый 22 июля 1989 года в ходе десятой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. В указанном законе 8 глав и 37 статей определяли положение и статус таджикского языка и других языков, действующих на территории Таджикистана. Закон провозглашал таджикский как единственным государственным языком. В статье 1 Закона указывалось: «Государственным языком Таджикской Советской Социалистической Республики является таджикский (персидский) язык».¹ Первым шагом на пути реализации закона стало то, что делопроизводство в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и общественных организациях осуществлялось на государственном языке.

Еще одним шагом государства в сфере языка стало утверждение Правила орфографии современного таджикского литературного языка в новой редакции, которое было принято постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 сентября 1998 года №355 «О внесении изменений и дополнении в Правила орфографии современного таджикского литературного языка»². Данное постановление обеспечило законную силу проекту, который был разработан научным коллективом Института языка и литературы Академии наук Республики Таджикистан им. А. Рудаки и совершенствован рабочей группой Комиссии по реализации Закона «О языке» при Правительстве Республики Таджикистан.

¹ Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 [Матн] // Ведомостҳои Совети Олии РСС Тоҷикистон. – 1989. – №15. – моддаи 102.

² Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 сентябри соли 1998, № 355 “Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қоидаҳои имлои забони адабии ҳозираи тоҷик” [Маводи электронӣ] // Махзани марказонидашудаи маълумоти ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Адлия”.

Орфография таджикского языка, использующая кириллицу с 1940 года, много раз менялась и совершенствовалась. Причина каждого изменения заключалась в том, что она не соответствовала требованию дня. После утверждения поправок и изменений 1972 года в политике и языке произошло множество преобразований. В частности, период перестройки и гласности позволил представителям СМИ пользоваться абсолютной свободой при использовании языка, в том числе орфографии, в результате участились случаи несоблюдения правил и норм таджикского языка. В этой связи возникла необходимость пересмотра тогдашней орфографии. Именно поэтому в Институте языка и литературы была создана специальная орфографическая комиссия, в которую вошли выдающиеся ученые-лингвисты. Данная комиссия после завершения редактирования и внесения изменений направила Правила орфографии в новой редакции на утверждение Правительства Республики Таджикистан.

Известно, что жизнь постоянно ставит перед обществом, государством и его столпами все новые и новые задачи. Именно Основатель мира и национального единства – Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон выдвинул необходимость принятия нового закона о языке, который был поддержан Маджлиси милли 3 октября 2009 года под номером 687 и ратифицирован Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5 октября 2009 года под номером 553. Этот важный государственный документ, получивший название «Закон Республики Таджикистан О государственном языке Республики Таджикистан», следует считать совершенно новым законом. Настоящий закон, как и прежде, не распространяется на все языки, на которых говорят в Республике Таджикистан, но регулирует правовой статус и использование только Таджикского (государственного) языка в Республике Таджикистан. В настоящем Законе, кроме государственного языка и в одном случае бадахшанского (памирского) и ягнобского языков, другие языки не упоминаются. В частности, была изменена статья, существовавшая в предыдущем законе в отношении русского языка, который объявлял русский язык «языком общения между народами на территории Таджикистана».

Новый закон направлен на развитие государственного языка на территории Таджикистана, он определяет очередные задачи государства и общества в данной сфере. Его другой важной задачей является широкое использование государственного языка в сфере технологий, компьютеризации, интернета, а также совершенствование преподавания таджикского языка в таджикских и нетаджикских группах средних и высших учебных заведений, повышение национальной гордости за родной язык, повышение ораторского мастерства, всестороннее исследование правил государственного языка.

Анализ показывает, что независимость создала благоприятные условия для развития и всестороннего формирования таджикского языка в качестве государственного языка. Именно в этот период новейшей государственности национальный язык был признан в качестве объединяющей силы и важного фактора сплочения нации и народностей, проживающих в стране.

Второй параграф данной главы **«Языковая политика – один из составных элементов социального развития таджикского общества»** посвящён анализу роли государственного языка в формировании национальной идеологии и её влияния на общественно-политическую жизнь.

Автор отмечает, что язык является одним из основных элементов, влияющих на повышение самосознания и национальной идентичности. С другой стороны, языковая идеология - это система, в которой отношение социальных групп сосредоточено на языке, его роли в обществе, определении положения нации и государства. Поэтому можно сказать, что языковые идеологии - продукт исторического социально-политического развития в обществе.

Следует отметить, что таджикский язык как формирующий фактор национальной идеи имеет особое значение. Именно поэтому Основатель мира и национального единства - Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своих выступлениях, подчеркивает роль таджикского языка. Именно в свете этой национальной политики и уважения к национальным ценностям наш язык, обладающий множеством возможностей, основанных на традиционных нормативных моделях и литературных подходах, займет особое место в обществе и сыграет эффективную роль в формировании национальной идеи таджиков. Политическая независимость создала благоприятные условия для дальнейшего развития таджикского языка. Таджикский язык с его силой и мощью смог сыграть свою роль в повышении самосознания народа, защите национальных ценностей.

Правительство Республики Таджикистан всегда уделяет постоянное внимание вопросам устойчивого развития государственного языка во всех политических, экономических и социально-культурных сферах и защищает его статус. Потому что именно государственный язык представляет достижения и материальное и духовное существование народа нашей страны внутри страны и за ее пределами. Таджикский язык играет большую роль в духовном становлении народа, формировании национальной идеологии. На сегодняшнем этапе развития таджикского языка в статусе государственного языка необходимо уделять больше внимания ряду вопросов. Основатель мира и национального единства - Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении по случаю Дня языка обсудил ряд вопросов, которые заслуживают внимания. Такие вопросы, как всестороннее изучение различных диалектов таджикского языка, использование словарного запаса и терминологии носителей языка, проблема языка норм и красоты выражения, реализация закона о языке¹.

Таджикский язык, наряду с его постоянным развитием в статусе государственного языка, является важнейшим символом нашей государственно-политической независимости. Национальный язык является одним из основных столпов государственности и играет важную роль в поддержании и укреплении

¹ Рахмон, Э. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забон (22 июли соли 2008) [Маводи электронӣ] / Э. Рахмон. // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Низоми дастрас: <http://www.president.tj/node/3075>.

национального государства, и по этой причине национальный язык является основой и фундаментом национального государства.

Третий параграф второй главы диссертации озаглавлен **«Статус и роль политической независимости в укреплении государственной языковой политики в Таджикистане: поиск путей и средств противоречий и возможных конфронтации»**. В данном параграфе проведен анализ роли и места таджикского языка на мировой арене, ряд путей развития государственного языка.

В данном параграфе автор отмечает, что высшим политическим достижением в истории нового Таджикистана является обретение Государственной независимости. В период острого внутривнутриполитического противостояния вторая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва) 24 августа 1990 года приняла Декларацию независимости Республики Таджикистан. Независимость, провозглашенная в этом историческом документе, по-прежнему считалась “независимостью в пределах компетенции Советского Союза”, поскольку Республика Таджикистан самостоятельно решала на своей территории все политические, экономические и социально-культурные вопросы, за исключением тех, которые добровольно передавались в компетенцию Союза Советских Социалистических Республик. Начало 90-х годов XX века стало для бывшего Советского Союза и его союзных республик периодом беспрецедентного исторического развития. Действительно, политические явления и события менялись так быстро, что даже некоторые руководители первых органов власти этих республик не могли правильно понять суть и последствия этого процесса.

Республика Таджикистан как независимое государство сегодня развивается в условиях глобализации. В этом контексте защита национальных ценностей очень важна. Особенность Таджикистана в том, что зоны регулирования этнических групп не совпадают с государственными границами. Таджики, таджики и таджики находятся по всему миру и в разных цивилизациях, и только правильное соотношение политики во всем мире обеспечит мир, стабильность и устойчивое развитие. Политическая ориентация одной из этнических и религиозных групп, как и трагедия, возникшая в начале 90-х годов, имела место при попытке разрушить светский характер государства. Поэтому важнейшей потребностью геополитической стабильности приграничного региона и геополитического статуса Таджикистана является реализация баланса политики, гармонии и единства во имя мира, стабильности и развития¹.

Следует отметить, что интересы полноценного развития таджиков не противоречат полноценному национальному развитию других этносов. Например, все успехи за годы независимости в плане изучения и развития памирских языков, поддерживаемые Президентом и Правительством

¹ Махмадов, А. Н. Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика [Текст] / А. Н. Махмадов, Л. Л. Хопёрская. – Душанбе: Имперал-групп, 2016. – 84 с.

Таджикистана, безусловно, являются предметом всеобщей гордости. Однако, вместе с тем, имеются нерешенные проблемы, связанные с языковой политикой, которые требуют всестороннего изучения и исследования. Языковая проблема в Таджикистане связана с использованием таджикского, кыргызского, шугнанского, рушанского, ваханского, ишкашимского, язгулямского языков. Некоторые языки Памира уже внесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Следует отметить, что сохранение этих языков имеет большое значение для будущих поколений.

В диссертации обобщены результаты научных исследований, представлены выводы и рекомендации по развитию государственного языка и формированию языковой политики в Республике Таджикистан.

ВЫВОДЫ

I. Основные научные результаты диссертации

В процессе научных исследований было установлено, что современные процессы глобализации и влияние экономических, социальных, политических и идеологических факторов ещё сильнее усиливают полиэтнические и многоязычные характеристики большинства государств мира. В этих условиях проведение разумной языковой политики является требованием времени, и только с её помощью можно сохранить культурный и духовный облик нации. Языковая политика является составным элементом и одним из приоритетных направлений национальной политики каждой страны и играет важную роль в развитии и укреплении внутренних отношений и языковой ситуации. В связи с этим важно представить в форме заключения научного исследования следующие аспекты:

1. Языковая политика даёт возможность реализовать на практике нормы национального и общественного согласия, социальной однородности, этнической толерантности, снятия этнополитической напряженности. Языковая политика имеет большое значение для стран, только что получивших политическую независимость, и играет центральную роль в процессе государственного строительства и укрепления национальной государственности.

Изучение и исследование различных аспектов языковой политики в течение последних трёх десятилетий активно осуществляется политологами и социологами. В исследованиях этих учёных в процессе рассмотрения языковой политики первостепенное внимание уделяется категориям «языковая политика», «языковое планирование» и «языковая конструкция». В традициях западных научных школ вместо понятия «языковая политика» часто используется понятие «языковое планирование».

В процессе рассмотрения языковых вопросов понятие языковое планирование всесторонне формируется и получает поддержку многих исследователей. В большинстве случаев сторонники этого течения языковое планирование представляли собой процесс реализации языковой политики на практике.

Языковая политика – это совокупность идеологических принципов и практических мер по решению языковых проблем в обществе или государстве. Языковая политика является частью национальной политики и связана с эффективным воздействием языка на общество. Языковая политика – это комплекс мер, принимаемых государством, партией, классом, общественными группами в направлении изменения или сохранения существующих функциональных подразделений языков и языковых подсистем для принятия новых мер или сохранения используемой системы. [1-А].

Реализация языковой политики и государственное управление в языковой сфере в большинстве случаев неразрывно связаны с языковой реформой. Хотя языковая реформа направлена на улучшение статуса официального языка, иногда такая политика не даёт желаемых результатов и проводится в ущерб самому языку. В процессе реализации языковой политики и, в частности, проведения языковой реформы необходимо учитывать её последствия. Было бы целесообразно, если бы реформаторы в этой области до начала языковой реформы сначала поместили будущие изменения в рамки национальных интересов и определили их противоречия и соответствия. Каждая языковая реформа проводится на основе специальной государственной стратегии, которая осуществляется на основе языковой политики. Поэтому стратегии языковой политики также проявляются по-разному, и каждая из них имеет свою специфику. В настоящее время существуют прагматические, прагматично-протекционистские, протекционистские и национальные стратегии, при этом разные государства выбирают и используют ту или иную стратегию в зависимости от этнокультурных особенностей общества. [3-А].

В процессе изучения языковой политики очень важно учитывать их разнообразие. Потому что языковая политика в каждой стране формируется под влиянием различных факторов, и способ ее проявления, её содержание и даже эффективность её применения на практике также во многом зависят от этих факторов. В связи с особенностями языковой политики можно отметить следующие её признаки: языковая политика является составной частью государственной политики, которая проявляется как во внутренней, так и во внешней политике государства; языковая политика государства является официальной государственной программой, целью которой является сохранение и формирование национального единства и укрепление национальной государственности; языковая политика является важным инструментом обеспечения национальной безопасности, используется внутри страны для предотвращения этнических и этнополитических конфликтов, а за рубежом – для защиты национальных интересов; проведение языковой политики носит общенациональный характер и считается одним из признаков национальной государственности и суверенитета страны; использование той или иной формы языковой политики зависит от социального, экономического, политического и культурного развития общества; особенности языковой политики зависят от языковой ситуации в стране, приоритетов национальной политики и политики, проводимой Правительством.

Политика государственного языка в Республике Таджикистан имеет свои особенности. Таджикский язык на новом этапе социальных отношений в статусе государственного языка играет важную роль в укреплении национального государства и государственности, обеспечении устойчивого социально-экономического и культурного развития. Этот язык используется в официальных устных и письменных отношениях, в деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной власти, в сферах науки и образования, техники, технологий, культуры, средств массовой информации, информации и других сферах коммуникации. Языковой вопрос всегда был связан с политикой государственности, для продвижения языковой политики был принят ряд законов и постановлений, приняты меры, созданы рабочие и надзорные комитеты и комиссии. Основными предпосылками формирования языковой политики являются повышение национальной гордости, столкновение мнений передовых интеллектуалов, разработка государственных стартовых мер, организация ряда государственных мероприятий по укреплению социальных основ и развитию языка, а также различные пути и средства реализации этих мер. [2-А].

Политическая независимость создала благоприятную возможность для развития сферы использования государственного языка во всех аспектах жизни общества. Языковая политика в Республике Таджикистан организована таким образом, что для её реализации необходимо, чтобы все жители страны приложили совместные усилия. В этой работе вклад средств массовой информации должен быть значительным, и ответственные лица должны уделять больше внимания чистоте языка, поскольку средства массовой информации являются зеркалом национального языка. Язык – самый важный определяющий элемент существования любой нации. Поэтому усилия по возрождению, развитию и использованию национального языка в качестве государственного и обеспечению его обязательного соблюдения во всех организациях и учреждениях страны являются вполне законным и чрезвычайно важным делом. Как подчеркивает Основатель мира и национального единства - Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, «Язык является первым кирпичом дворца нации. История показывает, что если национальный язык исчезнет, нация рано или поздно тоже потеряет своё национальное сознание и в конечном итоге придёт в упадок»¹. Поэтому долгом каждого честного человека является защита, уважение и почитание государственного языка. Потому что величайшим долгом каждого сознательного и патриотичного человека, уважающего свою культуру и язык, является сохранение этого бесценного сокровища в чистоте и незапятнанности и передача таджикского языка в наследство будущим поколениям.

Следует иметь в виду, что наша политическая и государственная независимость развивается в условиях глобализации. Поэтому особое значение

¹Паёми табрикии Эмомали Рахмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ (4 октябри соли 2016) [Матн]. // Ҷумҳурият. – 2016. – 5 октябр. – №198

имеет всесторонняя защита политической независимости и государственного языка. Следует отметить, что глобализация - это процесс интеграции культур и цивилизаций, смешения общечеловеческих ценностей. В эпоху глобализации и неуклонного развития науки, техники и технологий одним из способов обогащения языка науки и научной информации является перевод научных работ с иностранных языков на таджикский язык. В следовании опыту других стран, которые давно прошли этот этап, перевод научных работ иностранных ученых должен осуществляться на высоком научном уровне и с привлечением квалифицированных специалистов в области языка. Мы никогда не должны недооценивать и считать малоценным потенциал нашего языка в статусе языка науки. Наш национальный язык обладает такой же способностью к языку науки, как и с эпохи Саманидов и далее. Университеты и исследовательские центры должны быть более активными в продвижении языка науки в стране и вносить непосредственный вклад в эту работу.

Язык является величайшим фактором развития человека в обществе, который представляет нации и народы с их особыми характеристиками друг с другом. Самая основная функция языка – это человеческое общение и отношения. Каждый исторический период имеет свои особенности, влияющие на все сферы общественно-политической жизни. Таджикский язык также как неотъемлемая часть социальной жизни прошёл различные стадии развития. Каждый из этих исторических этапов имеет свои особенности, и их анализ и изучение имеют большое значение.

Исторический опыт доказал, что каждая нация и национальное государство остаются стабильными и устойчивыми при наличии своего национального языка. В истории немало людей, которые унаследовали от себя произведения и великую цивилизацию. Но большинство этих цивилизованных и суверенных народов сегодня во имя своего народа и нации больше не существуют и из-за утраты своего национального духа, то есть родного языка, сошли со страниц истории. Из этого исторического факта можно сделать вывод, что уничтожение языка рано или поздно станет причиной уничтожения наций и народов, владеющих языком. Это напоминание об истории в наше время, с опасностями процесса глобализации, также поучительно для большинства больших и малых наций и народностей на планете. Поэтому каждое государство несет высокую историческую ответственность в защите национальных ценностей, особенно языка. [4-А].

В действительности, национальная самобытность, культура, обычаи и традиции нашего древнего народа сохраняются во все времена посредством языка. Язык также является мощным инструментом сплочения нации и всех тех, кто сохраняет существо этого бесценного богатства в разных частях света. История знает много примеров того, что вместе с исчезновением языка исчезает и нация. То есть выживание языка – это выживание нации, а небытие языка - это небытие нации. Процесс глобализации угрожает духовному наследию народов и наций. Единственный способ сохранить это наследие - всё больше и больше укреплять основы национальной священности, государственный язык которой

является одним из краеугольных камней национальной священности. Государство и Правительство Таджикистана с первых дней независимости в условиях новой государственности используют все условия и возможности для развития национального языка в качестве государственного языка. Развитие государственного языка, признанного нашим национальным достоянием, считается одной из важнейших задач государства по защите высших национальных ценностей. [5-А].

Таким образом, языковая политика – это совокупность мероприятий, направленных на сохранение или изменение языковой ситуации. В контексте изучения и анализа научной литературы, касающейся особенностей языковой политики, можно отметить следующие её признаки: языковая политика является составной частью государственной политики, которая проявляется как во внутренней, так и во внешней политике государства; языковая политика государства – это официальная государственная программа, целью которой является сохранение и формирование национального единства и укрепление национальной государственности; языковая политика является важным инструментом обеспечения национальной безопасности, используется внутри страны для предотвращения этнических и этнополитических конфликтов, а за рубежом – для защиты национальных интересов; ведение языковой политики носит общенациональный характер и считается одним из признаков национальной государственности и суверенитета страны; использование той или иной модели языковой политики зависит от социального, экономического, политического и культурного развития общества; особенности языковой политики зависят от языковой ситуации в стране, приоритетов национальной политики и политики, проводимой Правительством. [6-А].

Политика государственного языка – это политика, направленная на поддержку государственного языка, развитие и совершенствование языка в связи с государственной идеологией. Изучение и усвоение политической истории таджикского языка очень важно для каждого гражданина Таджикистана. Потому что без знания истории и цивилизации языка невозможно его дальнейшее развитие. Как мы уже отмечали, политическая независимость создала благоприятные условия для дальнейшего развития таджикского языка. Таким образом, язык является основой развития политики периода независимости и перспектив развития таджикской нации.

II. Рекомендации по практическому применению результатов

На сегодняшнем этапе развития таджикского языка в статусе государственного, на наш взгляд, необходимо уделять больше внимания следующим вопросам:

1. Всестороннее изучение различных диалектов таджикского языка. Хорошо известно, что диалекты являются одним из важнейших источников совершенствования языка, и наши писатели прошлого и современности всегда использовали ресурсы этого сокровища для введения большого количества словарного запаса и терминов в литературный язык. Поэтому лингвисты и

диалектологи должны серьёзно изучить и рассмотреть этот бесценный ресурс, а также улучшить и обогатить литературный язык за счет его жемчужин.

В двадцатые годы прошлого века, то есть в очень уязвимых и судьбоносных для таджикского народа и его родного языка условиях, наш язык официально получил название «таджикский язык» и стал одним из важнейших фактов образования нашего национального государства.

В связи с этим для изучения и исследования истории нашего языка исследователям необходимо приложить все усилия для подготовки специалистов по истории языка, особенно знатоков древних языков, которых сегодня можно пересчитать по пальцам, а также диалектологов и графологов, с тем чтобы на основе красивых и певучих древних слов, и фраз устранить недостатки нашего современного языка и ещё больше обогатить его.

2. Использование словарного запаса и философско-политической терминологии говорящих на одном языке. Обмен новыми словами и терминами между странами, говорящими на одном языке, всегда был обычной практикой и требованием времени. Но в процессе любых языковых связей должны быть сохранены специфические особенности таджикского языка, его исторический и традиционная фонетика.

В период беспрецедентного развития науки и техники разработка термина или терминология как фактор расширения прав и возможностей языка приобрела в нашем обществе актуальное значение. Творение языка науки невозможно без разработки и регламентации терминологии различных отраслей науки, совершенствования и оттачивания её до уровня языка норм.

В связи с этим необходимо всесторонне использовать возможности родного языка для расширения круга тематических словообразований, таких как политическая, экономическая, информационная, правовая и другие термины.

В целях сохранения подлинности языка при использовании терминологии необходимо сбалансированным образом учитывать, как потенциал устойчивых элементов государственного языка, так и рациональное и проверенное цитирование.

3. Проблема языка нормы и изящества выражения. Современный таджикский литературный язык сегодня требует большей работы по разработке единой приемлемой нормы. Каждый человек действует в соответствии со своим вкусом, способностями, знаниями и осведомленностью в изложении материала, иногда используя слова и термины, которые являются неправильными, грубыми и неприятными с точки зрения языкового предписания.

В средствах массовой информации, особенно в некоторых государственных газетах, весьма часто наблюдается нарушение орфографических требований таджикского языка, например, написание первых слов с твёрдым знаком, подчинение правописания арабскому произношению без соблюдения произношения на родном языке. Необоснованное использование слов и выражений на иностранных языках наблюдается в изобилии. В связи с этим необходимо уделять серьёзное внимание вопросу выразительности и сохранению чистоты родного языка. Во всех общеобразовательных и высших

школах изучение литературного языка должно вестись на основе классической и современной литературы. Изучение иностранных языков - английского, русского, арабского, французского, немецкого, китайского и других языков - также должно осуществляться на базе таджикского языка.

4. Таджикистан с незапамятных времен был центром распространения персидских языков и считается живым музеем и бесценным полигоном истории персидского языка. Поэтому это сокровище истории также должно быть предметом тщательного изучения. Для нас, наследников, большая честь, что таджикский язык дошел до наших дней благодаря великим заслугам, неустанному труду и уникальным подвигам великих сыновей таджикского народа, от Исмоили Сомони и Рудаки до Айни и Бободжона Гафурова, в такой же степени оригинальным и благородным, с богатой и красочной сокровищницей слов, терминов, красивых и изящных толкований и компонентов.

5. Применение Закона о языке. Всё еще имеются недостатки в вопросе реализации Закона о языке. Прежде всего, малые и крупные предприятия и учреждения страны, независимо от форм собственности, обязаны в полной мере выполнять положения этого закона. Следует помнить, что наше уважение к государственному языку определяется уровнем и качеством соблюдения и исполнения этого закона.

Закон «О государственном языке Республики Таджикистан» определяет правовое положение и сферу использования языка и регулирует перспективы его развития в период Государственной независимости – в условиях больших политических, экономических и социально-культурных преобразований.

То есть, посредством этого закона таджикский язык был признан языком политики, законодательства, делопроизводства и общения. Несмотря на это, министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов страны обязаны обеспечить обязательное выполнение требований настоящего закона во всех сферах, прилагать усилия для соблюдения его норм и устойчивого развития этого поэтического языка.

Мы должны прилагать постоянные усилия для стабилизации нашего государственного языка, стремиться к обогащению и пополнению его словарного запаса, повышению статуса государственного языка во всех сферах жизни общества и государства. Изучение и знание этого певучего и поэтического языка и забота о его развитии и распространении является долгом каждого образованного и уважаемого человека нации и всех носителей языка.

Наряду с этим, следует отметить, что из-за недостаточного контроля со стороны инспектирующего органа по реализации закона его требования и положения со стороны некоторых министерств и ведомств, организаций и учреждений, исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов всё еще не полностью реализованы, и в этом направлении остается ряд проблем, которые необходимо решить.

6. Вопрос о приведении таджикского языка к основам современной науки является одним из важнейших вопросов, который неоднократно подчёркивал в своих выступлениях Основатель мира и национального единства – Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В наше время сила и могущество каждого языка проявляются в изложении научных материалов и полном выражении понятий и терминов различных наук, и его сохранение и продолжение также зависит от сферы его использования и применения в науке. Исследователям необходимо коллективно стремиться к тому, чтобы государственный язык шел в ногу со временем и развивался на основе языка науки.

По инициативе Основателя мира и национального единства – Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона была начата деятельность Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и налажено написание научных диссертаций на таджикском языке во всех областях науки, что является одним из важных аспектов языковой политики в стране. Создание Государственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан» является поистине отрядным событием в научной и культурной жизни страны и имеет политическое значение¹.

Другой вопрос, вокруг которого сегодня ведутся споры – это тема возвращения к арабскому алфавиту, то есть к алфавиту предков. Хорошо известно, что наша арабская письменность имеет более чем тысячелетнюю историю. Большинство людей думают, что мы унаследовали графику наших предков от арабов, но это не так, наши предки внесли большой вклад в формирование этой графики. Они разработали клинопись – алфавит на основе своих языковых потребностей. Трудно овладеть культурой и цивилизацией своего прошлого, не зная истории и великой культурной сокровищницы персоязычного народа, которая написана алфавитом предков. Знание этой линии очень важно для лингвистов, литературоведов, историков, философов и специалистов в других социальных науках.

Сегодня в нашей стране нет никаких препятствий для изучения алфавита предков. В то же время следует сказать, что те, кто выступает за одновременный переход с кириллицы на арабскую письменность, не принимают во внимание реальные проблемы и исторический этап. Более того, эта дискуссия, по-видимому, искусственно спровоцирована некоторыми заинтересованными внешними и внутренними кругами без какой-либо необходимости в нашем обществе. Без сомнения, это еще одна попытка внести раскол среди нашей интеллигенции.

Мы, не раз пережившие неприятные последствия таких безудержных разрушительных и вызывающих разногласия споров, должны серьёзно задуматься над этим вопросом и не поддаваться на новые интриги.

¹ Розикзода, А. Таъсиси Комиссияи олии аттестационӣ яке аз талаботҳои Истиқлолияти давлатӣ (27 ноябри соли 2017) [Маводи электронӣ] / А. Розикзода. // Агентии Миллии Иттилооти Тоҷикистон “Ховар”. – Низоми дастрас: <https://khovar.tj/2017/11/tasisi-komissiyai-olii-attestatsion-yake-az-talabot-oi-isti-loliyati-davlatist-raisi-in-komissi-abdul-akim-rozi-zoda-ba-a-li-shaku-shub-a-posuh-meg-yad/>

Таким образом, политическая независимость дала толчок к изменению алфавитной системы языка, которую многие восприняли как оружие «против советов» и как средство индивидуализации или «национализации». Чаще всего это происходило в республиках Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. В отличие от этого, в Казахстане и Кыргызстане вопрос об изменении алфавита все чаще обсуждался научными кружками и отдельными личностями. Таким образом, Таджикистан является единственной страной в Центральной Азии, которая после обретения независимости путем изменений и дополнений кириллицы реализовала данный вопрос.

Одним из других важных вопросов в развитии языка является компьютеризация таджикского языка. Под этим понятием, прежде всего, понимается создание единого компьютерного пространства и упорядочение формального функционирования ведомств и государственных учреждений на основе использования технических средств.

Большинство новых понятий, которые входят в лексический состав нашего родного языка, являются результатом прогресса и изменений, происходящих в современном мире. Другими словами, процесс глобализации, быстрый прогресс науки и техники, в том числе информационных и коммуникационных технологий, активизация социальных сетей, а также столкновение культур и цивилизаций в наше время также влияют на государственный язык и создают искусственные препятствия на пути его естественного развития.

В связи с этим возникла необходимость, чтобы национализация языка новых технологий в стране была в центре внимания соответствующих структур и органов.

Например, негативное влияние противоречий некоторых пунктов правил правописания таджикского языка, определяющих письменную форму языка, наблюдается при разработке компьютерной программы «Проверка правильности написания таджикских слов», и эта проблема до сих пор не решена.

Сегодня мы живем в XXI веке, и создание этой системы является требованием современности. С другой стороны, пропаганда государственного языка через компьютерные средства информации является одним из основных факторов распространения таджикского языка. Для создания системы, отвечающей требованиям периода независимости и способствующей развитию, и расширению государственного языка, на первом этапе необходимо попытаться решить два вопроса. Эти две проблемы заключаются в установке таджикской клавиатуры на все компьютеры и обеспечении компьютеров таджикским текстовым редактором.

Одна из проблем в реализации положений закона о языке связана с вопросами рекламы, вывесок, наименований учреждений, торговых точек и центров обслуживания. В некоторых случаях наружная декоративная реклама, другие вывески и плакаты разрабатываются наперекор закону «О государственном языке Республики Таджикистан», что является своего рода нарушением. Сегодня на улицах и площадях столицы, городов и районов

появляется множество иностранных названий, противоречащих нашему законодательству. Именованье на иностранных языках – это неуважение к культурным ценностям, государственному суверенитету и национальному самосознанию.

Одним из вопросов, имеющих важное значение в признании традиций и ценностей национальной культуры, является сохранение и оживление исторических географических названий. Имена – это реальные лица и истории предков каждого народа и нации, которые менялись с течением времени. Восстановление их в надлежащей форме означает возрождение славных дней предков, их имени и добрых дел в сердцах и памяти сегодняшнего поколения.

В результате изучения и исследования обсуждаемой темы необходимо сделать вывод, что данный вопрос должен быть тщательно исследован обществоведами в будущем. Потому что сегодня в политической науке не завершены анализ и исследование государственной языковой политики и ее различных аспектов. Поэтому дальнейшее обширное и всестороннее исследование данной темы считается реальным требованием для определения аспектов языковой политики в Республике Таджикистан.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

[1–А]. Тагоева, Р.Р. Теоретические и методологические вопросы государственной языковой политики [Текст] / Р.Р.Тагоева // Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан». Серия политических наук. 2018. №1 – Душанбе, 2018. – С. 92-98. ISSN 0235 – 005X

[2–А]. Тагоева, Р.Р. Политика государственного языка Республики Таджикистан и её особенности [Текст] / Р.Р.Тагоева // Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан». Серия политических наук. 2018. №3. – Душанбе, 2018. – С.144-148. ISSN 0235 – 005X

[3–А]. Тагоева, Р.Р. Теоретические и методологические вопросы государственной языковой политики [Текст] / Р.Р.Тагоева // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 4-1. – Душанбе, 2019. – С.318 – 324. ISSN 2413 - 5151

[4–А]. Тагоева, Р.Р. Некоторое международные особенности таджикского языка и перспективы его развития [Текст] / А.Н. Мухаммад, Р.Р. Тагоева. // Известия Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан». Серия политических наук. 2019. №3. – Душанбе, 2019. – С.119-125. ISSN 0235 – 005X

[5–А]. Тагоева, Р.Р. «Роль государственного языка в развитии национальной идеологии [Текст] / Р.Р.Тагоева// Научно – теоретический журнал

Таджикский Государственный университет права, бизнеса и политики. Серия политических наук. 2019. №4 (81). –Худжанд, 2019. – С.157-164. ISSN 2411 – 1945

[6–М]. Расулзода Р. Стратегические вопросы языковой политики [Текст] / Р.Расулзода // Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. Международные отношения и безопасность. – 2024. – №1 (9) 2024. – С.161 – 168. ISSN 2090 – 3567

II. Статьи в сборниках материалов конференции:

[7–А]. Тагоева, Р.Р. Языковая политика важнейший объект государственной политики. [Текст] / Р. Тагоева // Материалы международной научно – теоретической конференции на тему “Роль и статус Центральной Азии в новой системе международных отношений”. – Кулоб, 2023. – С. 312-314.

[8–А]. Мухаммад А.Н., Тагоева, Р.Р. Государственная политика в области языка как фактор формирования новой государственности. [Текст] / А.Н. Мухаммад Р. Тагоева // Материалы научно-практической конференции, посвященной Дню родного языка. / Язык и терминология (научно-популярный журнал).2022. №2-3 (2-3). – Душанбе, 2022. – С.29-38.

[9–А]. Тагоева, Р.Р. Языковая политика в Республике Таджикистан и ее особенности. [Текст] / Р. Тагаева // Материалы международной научно-практической конференции “Проблема” Материалы международной научно – практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики и перевода». – Душанбе, 2024. – С. 222-228.

АННОТАТСИЯИ

автореферати диссертатсияи Расулзода Рухсора дар мавзуи «Сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниходҳо, равандро ва технологияҳои сиёсӣ

Калимаҳои калидӣ: сиёсати забонӣ, сиёсати давлатӣ, манфиатҳои миллӣ, банақшагирии забон, ислоҳоти забонӣ, стратегияҳои сиёсати забонӣ, забони давлатӣ, истиқлолият, сиёсати миллӣ, забони тоҷикӣ, хувияти миллӣ, идеологияи давлатӣ, идеологияи забонӣ, забони форсӣ, забони умумимиллӣ, хусусиятҳои забони тоҷикӣ.

Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлилу масъалаҳои марбут ба сиёсати забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайян кардани масъалаҳо ва пешомадҳои инкишофи сиёсати забонӣ ташкил медиҳад.

Асосҳои методологии таҳқиқотро принципҳои умумилмӣ, ба монанди объективият, таърихият, системанокӣ, мантиқӣ, муқоисавӣ, таҳлилий ва инчунин усулҳои иҷтимоӣ – сиёсии таҳлилий вазъи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқот қорҳои бунёдии олимони шинохтаи хориҷӣ ва ватанӣ, қонунҳо, барномаҳо ва стратегияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати забонӣ истифода шудааст. Инчунин асоси таҳлилу таҳқиқ аз асарҳо ва суҳанронҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар он масъалаҳои марбут ба сиёсати забон ва дурнамои инкишофи забони давлатӣ дахл карда шудааст, сарчашма мегирад.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқоти мазкур мазкур кӯшишест дар илмҳои сиёсӣ, ки дар он сиёсати забони давлатӣ ва хусусиятҳои бевоситаи он дар шароити соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. Дар раванди таҳлилу таҳқиқи қори диссертатсионӣ масъалаҳои назариявӣ методологии таҳқиқоти сиёсӣ нисбати сиёсати забони давлатӣ, хусусиятҳои асосӣ ва муҳимми сиёсати забонӣ ва мазмуну моҳияти он, масъалаҳои татбиқи сиёсати забонӣ ва технологияҳои сиёсии он, сиёсати забонӣ ҳамчун яке аз унсурҳои таркибии инкишофи ҷомеаи тоҷиконӣ, масъалаҳо ва пешомади инкишофи сиёсати забонӣ дар Тоҷикистон таҳлил гардида, дурнамои инкишофи он муайян ва пешниҳод карда шудаанд.

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро метавон дар қори мақомоти муайяни ҳокимияти давлатӣ дар раванди омода намудани концепсияи стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати татбиқи самараноки сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди минбаъдаи он истифода намуд.

АННОТАЦИЯ

автореферата диссертации Расулзода Рухсора на тему «Государственная языковая политика Республики Таджикистан и ее основные особенности» на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии

Ключевые слова: языковая политика, государственная политика, национальные интересы, языковое планирование, языковая реформа, стратегии языковой политики, государственный язык, независимость, национальная политика, таджикский язык, национальная идентичность, государственная идеология, языковая идеология, персидский язык, общенациональный язык, особенности таджикского языка.

Основной целью диссертационного исследования является исследование, анализ и решение вопросов, связанных с политикой государственного языка в Республике Таджикистан, а также определение проблем и перспектив развития языковой политики.

Методологические основы исследования. В процессе исследования используются такие общенаучные принципы, как объективность, историчность, системность, логичность, сравнительность, аналитичность, а также социально-политические методы анализа состояния языковой политики в Республике Таджикистан. В ходе исследования были использованы фундаментальные работы известных зарубежных и отечественных ученых, законы, программы и стратегии Республики Таджикистан по языковой политике. Также основой для анализа и исследования послужили работы и выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которых были затронуты вопросы, связанные с языковой политикой и перспективами развития государственного языка.

Научная новизна исследования. В данном исследовании предпринята попытка в области политических наук для изучения политики государственного языка и ее непосредственных особенностей в условиях независимости Республики Таджикистан. В процессе анализа и исследования диссертационной работы рассмотрены теоретические и методологические вопросы политического исследования относительно государственной языковой политики, основные и важные особенности языковой политики и ее содержание и сущность, вопросы реализации языковой политики и ее политических технологий. Проанализирована языковая политика как один из составных элементов развития таджикского общества, определены и представлены проблемы и перспективы развития языковой политики в Таджикистане.

Основные положения, выводы и практические рекомендации исследования могут быть использованы в работе отдельных государственных органов в процессе подготовки концепций и стратегий дальнейшего развития и целевых программ для эффективной реализации языковой политики в Республике Таджикистан и ее дальнейшего развития.

ANNOTATION

on abstract of dissertation by Rasulzoda Rukhsora on the topic “State language policy of the Republic of Tajikistan and its main features” for the academic degree of candidate of political sciences in speciality 23.00.02 – Political institutions, processes and technologies

Key words: language policy, state policy, national interests, language planning, language reform, language policy strategies, state language, independence, national policy, Tajik language, national identity, state ideology, language ideology, Persian language, national language, features of Tajik language.

The main goal of the dissertation is to research, analyze and resolve issues related to the policy of the state language in the Republic of Tajikistan, as well as to identify problems and prospects for the development of language policy.

Methodological basis of the study. The research process uses such general scientific principles as objectivity, historicity, consistency, logic, comparativeness, analyticity, as well as socio-political methods of analyzing the state of language policy in the Republic of Tajikistan. During the research, fundamental works of famous foreign and domestic scientists, laws, programs and strategies of the Republic of Tajikistan on language policy were used. Also, the basis for the analysis and research was the works and speeches of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, which raise issues related to language policy and prospects for the development of the state language.

Scientific novelty of the study. This study makes an attempt in the field of political science to study the policy of the state language and its immediate features in the conditions of independence of the Republic of Tajikistan. In the process of analysis and research of the dissertation work, theoretical and methodological issues of political research regarding the state language policy, the main and important features of language policy and its content and essence, issues of implementation of language policy and its political technologies were considered. Language policy is analyzed as one of the constituent elements of the development of Tajik society, problems and prospects for the development of language policy in Tajikistan are identified and presented.

The main provisions, conclusions and practical recommendations of the study can be used in the work of individual government bodies in the process of preparing concepts and strategies for further development and target programs for the effective implementation of language policy in the Republic of Tajikistan and its further development.